

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

УДК: 347.73 (575.3)

Бо хуқуқи дастнавис

ББК: 67.99 (2Т) 2

К – 23

КАРИМЗОДА ХУРШЕД САФОМУДИН

**МАСЬАЛАҲОИ АСОСИИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ
МУОМИЛОТИ САРВАТҲОИ АСЬОРӢ ТИБҚИ
ҶОНУНГУЗОРИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуки
байналмилалии хусусӣ

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертатсия дар кафедраи хукуки сохибкорӣ ва тичорати факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст

Роҳбари илмӣ:

Мирзозода Парвон Зайналобудин – доктори илмҳои хукуқшиносӣ, декани факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Мукарризони расмӣ:

Аминова Фарида Махмадаминовна – доктори илмҳои хукуқшиносӣ, мудири кафедраи хукуки байналмилалӣ ва хукуқшиносии мукоисавии факултети хукуқшиносии Донишгоҳи (Славянни) Русияву Тоҷикистон;

Мирзоев Парвиз Истроилович – дотсенти кафедраи хукуки маданий ва иқтисодии факултети хукуқшиносии Академияи идорақунин давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар:

Муассисаи давлатии «Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон» (ш.Душанбе)

Ҳимояи диссертатсия санаи «26» августи соли 2025, соати 10⁰⁰ дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA-018-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак, толори шурои диссертационии факултети хукуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни диссертатсия дар сомонаи www.tnu.tj ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «___» _____ соли 2025 тавзъе шудааст.

Котиби илмии шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент  **Қодиров Н.А.**

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Масъалаҳои танзими асьор дар низоми ҳуқуқӣ мавқеи калидӣ доранд, зеро онҳо маҷмуи мураккаб ва бисёrsатҳои муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқиро дар бар мегиранд. Муносибатҳои ҳуқуқии асьор доираи васеи ҳамкориҳоро фаро мегиранд, аз ҷумла амалиёт байни субъектҳои соҳибкорӣ, инчунин муомилоти шахсони воқеӣ, ки ба воридот ва содироти асьори хориҷӣ, идоракунии сарватҳои асьорӣ дар дохили кишвар алоқаманданд. Илова бар ин, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъияти, ки назорати муомилоти асьорро амалӣ мекунанд, дар ин соҳа нақши муҳим доранд, ки аҳаммияти хоси ин мавзуъро таъкид мекунад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ ба Парлумон аз 26 апрели соли 2013 зарурати такмили сиёсати макроиқтисодӣ, коҳиши фоизҳои бонкӣ, рушди бозорҳои қарзӣ ва асьорӣ, инчунин таҳқими заҳираҳои байналмилалиро қайд карда буд. Дар тули ҳафт соли охир ҳаҷми амалиётҳои байнибонкии асьорӣ 836 маротиба афзоиш ёфта, заҳираҳои асьории кишвар 4,3 маротиба зиёд шудааст. Бо вучуди ин пешрафтҳо, навсолзии бахши бонкӣ вазифаи муҳим бокӣ мемонад. Самтҳои асосии ислоҳот иборатанд аз ҷорӣ намудани технологияҳои молиявии рақамӣ, таҳқими шаффофияти амалиёти бонкӣ ва гузаронидани мониторинги молиявӣ, ки ба қонунӣ гардонидани фаъолияти хочагидорӣ, коҳиши гардиши сармоя ва кам кардани хатарҳои коррупсионӣ мусоидат мекунад.[3].

Ҷанбаи ҳуқуки мадании муносибатҳои асьорӣ дар танзими амалиёти молумулкӣ байни субъектҳои иқтисодӣ зоҳир мегардад. Чунин муносибатҳо соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории арзишҳои асьориро, инчунин ҳолатҳои муомилоти пули миллӣ ва қоғазҳои қиматноки давлатиро дар бар мегиранд. Аз нуқтаи назари таҳассуси ҳуқуқӣ, ин муносибатҳо ҳусусияти молумулкӣ дошта, тибқи қонунгузории маданий танзим мешаванд. Дар ин ҷо унсурҳои калидии танзими асьор “амалиётҳои асьорӣ” ва

“муомилоти асьорӣ” мебошанд, ки дар онҳо ҳам резидентҳо ва ҳам ғайрирезидентҳо иштирок мекунанд.

Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асьор ва назорати асьор” (аз 13 июни соли 2013, №964), таҳти мағҳуми “асьор” воситаҳои қонунии пардоҳт, ки дар кишварҳои дигар амал мекунанд, фаҳмида мешавад. Дар навбати худ, пули миллии Тоҷикистон, ки сомонӣ ном дорад, ба 100 дирам тақсим мешавад, ки ин дар қонунгузорӣ муқаррар шудааст [2]. Илова бар ин, моддаи 149-и Кодекси мадании Ҷумхурии Тоҷикистон (дар таҳрири 24 декабря соли 2022, №1918) муқаррар мекунад, ки сомонӣ воситаи расмии пардоҳт буда, бояд дар тамоми кишвар бо арзиши номиналии худ қабул шавад ва устувории ҳисоббаробаркуниҳоро таъмин кунад. [1].

Пояи ҳуқуқии танзими асьор тағйироти назаррасеро ба худ диддааст, ки ба такмили низоми муомилоти арзишҳои асьорӣ нигаронида шудаанд. Аз ҷумла, ба КМ ҶТ муқаррарот дар бораи усулҳои нави таъмини уҳдадориҳо, аз ҷумла гарав гирифтани ҳуқуқҳо тибқи шартномаҳои бонкӣ, ворид карда шуданд. Тағйирот инчунин ба таснифи воситаҳои пулӣ даҳл дошт: пули нақд ҳамчун дороии моддӣ эътироф шуд, дар ҳоле ки пули ғайринақдӣ ҳамчун ҳуқуқи молумулкӣ. Ислоҳоти қонунгузории асьор ба бекор кардани як қатор маҳдудиятҳо оид ба ҳаракати сармоя, захираҳои захиравӣ ва дигар ҷанбаҳои муомилоти асьор оварда расонд.

Таҳқики қонунгузории амалкунанда дар соҳаи муносибатҳои асьорӣ имкон медиҳад, ки камбудихои ҳуқуқӣ ошкор ва роҳҳои бартараф кардани онҳо пешниҳод гарданд, ки ин барои эҷоди механизми муассир, мутавозин ва пайдарпайи танзим хеле муҳим аст. Таҳлили принсипҳои ҳуқуқи ҷамъиятӣ ва ҳусусӣ, ки дар ин соҳа татбик мешаванд, нақши қалидӣ дорад, зеро маҳз ин категорияҳои ҳуқуқӣ ҳадафҳо ва ҳусусияти меъёрҳои қонунгузориро муайян мекунанд.

Ҳамин тавр, таҳқики муносибатҳои асьорӣ аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ саривактӣ ва муҳим ба назар мерасад, зеро

натицаҳои он метавонанд ба такмили танзими ҳуқуқии ин соҳа ва баланд бардоштани самаранокии назорати давлатӣ бар амалиётҳои асьорӣ мусоидат намоянд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои марбут ба муомилоти арзишҳои асьорӣ дар байни муаллифони ватанӣ мавриди таҳқиқ қарор нагирифтаанд. Аммо дар қишварҳои хориҷӣ ин масъалаҳо дар сатҳи рисолаҳои илмӣ омӯхта шудаанд. Масалан, дар корҳои Р. Г. Абдулвагапов [17, с. 166], Ю. П. Калинichenko [19, с. 171], А. В. Степанченко [26, с. 204], М. Г. Степанян [27, с. 213], С. А. Приходин [22, с. 206], Р. А. Ражков [23, с. 220], Д. А. Узойкин [28, с. 195], А. Ж. Ҳаратъян [29, с. 207] ва дигарон.

Дар илми ҳуқуқии ватанӣ моҳияти ҳуқуқии пул, аз ҷумла асьори хориҷӣ, дар давраҳои гуногун қисман омӯхта шудааст. Масалан, дар корҳои Ш. К. Ғаюров (Ш. К. Ғаюрзода) [14, с. 424], Г. Н. Ғоибова [18, с. 166], А. В. Золотухин [4, с. 596], Ш. М. Исмоилов [5, с. 632], Ф. А. Маҳмадшозода [21, с. 201], М. А. Маҳмудзода [6, с. 632], [15, с. 19-23], Ҷ. С. Муртазозода [7, с. 206], [16, с. 516], М. З. Раҳимов (М. З. Раҳимзода) [8, с. 638], [10, с. 392], [9, с. 557], М. Г. Рашидӣ [24, с. 158], Б. О. Самадов [25, с. 213], Д. Ш. Сангинов (Д. Ш. Сангинзода) [12, с. 296], [11, с. 144], Н. Ш. Қурбонализода [20, с. 340], Қ. Ш. Қурбонов [13, с. 488], С. Д. Ҳисайнов [30, с. 332] ва дигарон ин масъалаҳо қисман баррасӣ шудаанд.

Бо вучуди ин, то ҳол таҳқиқоти ҳамаҷониба оид ба танзими ҳуқуқии муомилоти сарватҳои асьорӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода нашудааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи мавзуи кори илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷоратии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (минбаъд – ДМТ) дар мавзуъҳои “Танзими шартномавӣ ва иҷрои уҳдадориҳо дар бахши соҳибкорӣ” барои солҳои 2016-2020 ва “Таҳқиқи назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии муносабатҳои соҳибкорӣ ва сайёҳӣ” барои солҳои 2021-2025 анҷом дода шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Бо назардошти аҳаммияти мавзуи баррасишаванда, ин таҳқиқот ба гирифтани донишҳои нав тавассути таҳлили муфассали ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии муомилоти асъорӣ дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. Диққати маҳсус ба ошкор кардани хусусиятҳои татбиқи ҳуқуқ ва самтҳои эҳтимолии такмили пойгоҳи меъёрию ҳуқуқӣ дода мешавад. Таҳқиқот ба таҳияи равишҳои илман асоснок, ки ба такмили пойгоҳи меъёрию ҳуқуқии танзимкунандай соҳаи муносибатҳои асъорӣ мусоидат мекунанд, равона шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда вазифаҳои зерини таҳқиқотӣ муайян карда шуданд:

- гузаронидани таҳлили ҳамаҷониба ва низомбанд кардани сарватҳои асъорӣ аз нуқтаи назари табиати ҳуқуқии онҳо;
- ошкор кардани хусусиятҳои танзими ҳуқуқии муомилоти маданий арзишҳои асъорӣ;
- омӯзиши асосҳои қонунгузорӣ, ки муносибатҳои асъориро танзим мекунанд, ва ошкор кардани камбудиҳои эҳтимолӣ дар пойгоҳи меъёри;
- таҳқиқи ҷанбаҳои ҳуқуқи молумулкӣ, ки ба муомилоти асъорӣ даҳл доранд;
- муайян кардани уҳдадориҳое, ки дар робита ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории сарватҳои асъорӣ ба миён меоянд, инчунин механизмҳои иҷроӣ онҳо;
- баррасии кафолатҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти асъорӣ;
- таҳияи пешниҳодҳо ва тавсияҳо оид ба такмили қонунгузорӣ дар ин соҳа.

Ин таҳқиқот ба таҳлили амиқи масъалаҳои калидии назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии муомилотҳои асъорӣ, инчунин ба таҳияи механизмҳои муассиси танзими онҳо нигаронида шудааст, ки аҳаммияти онро ҳам дар

муҳити илмӣ ва ҳам дар амалияни татбиқи ҳуқуқ таъкид мекунад.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқоти мазкур муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошанд, ки ба танзими ҳуқуқии муомилоти сарватҳои асъорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд. Ин муносибатҳо механизмҳо, меъёрҳо ва воситаҳои ҳуқуқиро, ки тартиби муомилоти арзишҳои асъориро дар иқтисоди кишвар муйайян мекунанд, фаро мегиранд.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқотро концепсияҳои илмӣ, назарияҳои ҳуқуқӣ ва дидгоҳҳои доктриналии олимон, ки ба масъалаҳои танзими муомилоти асъорӣ бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Илова бар ин, таҳқиқот санадҳои меъёрию ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ, ки амалиётҳои асъориро танзим мекунанд, инчунин амалияни татбиқи онҳо дар Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷиро фаро мегирад.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Ин кори диссертационӣ раванди ташаккул ва рушди танзими ҳуқуқии муомилотҳои асъорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз замони истиқлолият то имрӯз фаро мегирад. Давраи омӯхташуда 34 солро дар бар мегирад, ки дар он ташаккул ва таҳаввули пойгоҳи меъёрию ҳуқуқии танзимкунандай муомилоти арзишҳои асъорӣ сурат гирифтааст. Дар ҷараёни таҳлил се марҳилаи асосии рушди қонунгузории асъорӣ чудо карда шуданд:

– Солҳои 1991–1998 – марҳилаи ибтидой, ки бо эҷоди нахустин меъёрҳои ҳуқуқӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва ташаккули механизмҳои асосии танзими асъорӣ тавсиф мешавад.

– Солҳои 1999–2012 – давраи таҳқими пойгоҳи меъёрию ҳуқуқӣ, тавссеаи назорати давлатӣ бар амалиётҳои асъорӣ ва ҷорӣ кардани воситаҳои мониторинги молиявӣ.

– Аз соли 2013 то имрӯз – марҳилаи тақмили қонунгузорӣ, ки ба мутобиқсозии низоми ҳуқуқии миллӣ ба шароити тағйирёбандай иқтисодӣ, рақамисозии

равандҳои молиявӣ ва ҷорӣ кардани стандартҳои байналмилалии танзими асъорӣ нигаронида шудааст.

Дар доираи таҳқиқот таҳлили ҳамаҷонибаи рушди қонунгузории асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла омӯзиши муқоисавии асосҳои меъёрии танзими амалиётҳои асъорӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ва иқтисодҳои пешрафтаи хориҷи дур анҷом дода мешавад. Чунин равиши муқоисавии ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки нуктаҳои қавӣ ва заифи қонунгузории миллӣ ошкор, самтҳои эҳтимолӣ барои навсозии он муайян ва роҳҳои оптимизатсияи механизмҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ пешниҳод гарданд.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии таҳқиқотро корҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки ҷанбаҳои гуногуни танзими ҳуқуқии муомилоти сарватҳои асъориро мувоғики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мекунанд, ташкил медиҳанд. Ҳусусан, дар корҳои муҳаққиқон, аз қабили Р.Г. Абдулвагапов, Ю.П. Калинченко, А.В. Степанченко, М.Г. Степанян, С.А. Приходин, Р.А. Ражков, Д.А. Узойкин, А.Ж. Харатъян, Ш.К. Ғаюрзода, А.В. Золотухин, Ш.М. Исмоилов, М.А. Маҳмудзода, Ч.С. Муртазозода, М.З. Раҳимзода, Б.О. Самадов, Д.Ш. Сангинзода, Қ.Б. Қурбонов, Ш.Н. Қурбонализода, Т.И. Султонова ва дигарон таҳлил шудаанд. Консепсияҳо ва ҳулосаҳои назариявии онҳо пойгоҳи муҳим барои таҳлили масъалаҳои калидии танзими асъорӣ дар Тоҷикистон гардиданд.

Асоси методологии таҳқиқот. Методологияи таҳқиқот ба омузиши усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси шинохт асос ёфтааст, ки имкон дод таҳлили ҳамаҷониба ва воқеъбинонаи мавзӯъ таъмин карда шавад. Ҳусусан, усулҳои зерин истифода шуданд: усули диалектикаӣ, ки имкон медиҳад муносибатҳои асъориро ҳамчун падидай динамикӣ баррасӣ шавад; усули мантиқию забоншиносӣ, ки барои таҳлили формулаҳои ҳуқуқӣ ва ошкор кардани муҳтавои ҳуқуқии онҳо истифода мешавад; усули оморӣ, ки ба омӯзиши ҳусусиятҳои миқдории муомилотҳои

асъорӣ ва танзими ҳуқуқии онҳо мусоидат мекунад; усули расмию ҳуқуқӣ, ки ҳангоми таҳлили санадҳои меъёри ва амалияи татбиқи ҳуқуқ истифода мешавад; усули муқоисавии ҳуқуқӣ, ки барои ошкор кардани фарқиятҳо ва монандиҳо дар танзими муносибатҳои асъорӣ дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳо истифода мешавад; усули таърихӣ-ҳуқуқӣ, ки имкон медиҳад таҳаввули қонунгузорӣ дар соҳаи муомилотҳои асъорӣ пайгирий шавад.

Истифодай ҳамаҷонибаи усулҳои зикршуда таҳлили амиқ, низомнок ва воқеъбинонаи мавзӯи таҳқиқотро таъмин кард, ки имкон дод ба вазифаҳои дар кор гузошташуда ноил шавем.

Заминаҳои эмпиринкии таҳқиқот Пойгоҳи таҷрибавии таҳқиқотро зеринҳо ташкил медиҳанд:

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Қонунгузорӣ дар соҳаи соҳибкорӣ ва танзими асъор;
- Дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки муомилоти сарватҳои асъориро дар кишвар танзим мекунанд.

Ғайр аз қонунгузории миллӣ, дар кор санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва муқаррароти қонунгузории баъзе кишварҳои хориҷӣ, ки амалиётҳои асъориро танзим мекунанд, истифода шудаанд.

Нақши маҳсус дар таҳқиқотро Паёмҳои солонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Парлумон бозиданд, ки самтҳои стратегии рушди сиёсати иқтисодӣ ва ҳуқуқии кишвар, аз чумла дар соҳаи танзими асъорро дар бар мегиранд.

Барои таҳлили амалияи татбиқи ҳуқуқ санадҳои судӣ, ки ба танзими муносибатҳои асъорӣ дахл доранд, омӯхта шуданд, ки имкон дод мушкилоти мавҷуда ошкор ва роҳҳои эҳтимолии ҳалли онҳо пешниҳод гарданд.

Навғонии илмии таҳқиқот. Ин таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили ҳамаҷониба ва мукаммали танзими ҳуқуқии муомилоти сарватҳои асъорӣ дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода мекунад. Дар ҷараёни таҳқиқот тавсияҳои мушахҳас барои такмили

мукаррароти меъёрию хукукии амалкунанда дар ин соҳа таҳия шуданд.

Навғонии кор аз он иборат аст, ки то имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои хукукии танзими сарватҳои асъорӣ ба таври муфассал ва монографӣ омӯхта нашуда буданд, ки ин таҳлилро дар рушди илми хукуқ мухим мегардонад. Дар шароити таҳаввулоти муосири хукуқӣ ва иқтисодӣ зарурати омӯзиши муфассали механизмҳои танзими хукукии муомилотҳои асъорӣ дар доираи низоми хукукии миллӣ ба миён меояд. Ин кори илмӣ таҳқиқоти пешрав аст, ки бори аввал омӯзиши амиқ ва ҳамаҷонибаи мушкилоти танзими хукукии сарватҳои асъориро аз призми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад.

I. Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Аз нигоҳи муаллиф, асъор воситаи универсалии пардоҳт аст, ки дар ҳисоббаробаркунӣ ҳангоми ҳариди мол, ичрои корҳо, пешниҳоди хидматҳо ва инчунин ичрои уҳдадориҳо тибқи созишномаҳои қарзӣ истифода мешавад. Танзими муассири хукукии муомилоти сарватҳои асъорӣ дар таъмини устувории пули миллӣ нақши калидӣ дорад.

2. Муомилоти асъорӣ падидай мураккаби хукуқӣ аст, ки дар низоми танзими асъорӣ мавқеи марказӣ дорад. Ин раванд маҷмуи мураккаби қадамҳои хукуқӣ ва амалиро, ки аз ҷониби иштирокчиёни муносибатҳои асъорӣ барои ба даст овардан, табдил ё аз даст додани хукуқ ба заҳираҳои асъорӣ анҷом дода мешаванд, ифода мекунад. Дар доираи он ҳамкориҳои молиявӣ байни субъектҳои маҳаллӣ ва ҳориҷӣ, интиқоли байнамилалии пул ва муомилот бо қофазҳои қиматноки давлатӣ сурат мегиранд.

3. Аз нигоҳи табиати хукуқӣ, асъори ракамӣ дороии сармоягузорӣ аст, ки ба воситаҳои анъанавии асъорӣ монанд аст. Он метавонад берун аз гардиши тиҷоратӣ истифода шавад ва ба субъектҳои хочагидор имкон медиҳад, ки онро дар қарздиҳӣ, сармоягузорӣ ва дигар амалиётҳои молиявӣ истифода баранд.

4. Зарур аст, ки мафхуми “дороҳои асъорӣ” маҳдуд карда шавад, ки танҳо он объектҳоер дар бар гирад, ки дар кишварҳои хориҷӣ вазифаи пардохтиро иҷро мекунанд. Ин ба асъори хориҷӣ ва қофазҳои қиматнок, ки бо асъори хориҷӣ ифода шудаанд, даҳл дорад, аммо металҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ки мақоми воситаи байналмилалии пардохтро аз даст додаанд, дар бар намегирад.

5. Үнсури асосии механизми танзими асъорӣ чораҳои маҳдудкунанда дар соҳаи амалиёҳои асъорӣ мебошанд, ки ба нигоҳ доштани тавозуни пардохтҳо, таҳқими мавқеи воҳиди пулии миллӣ ва ҷамъоварии асъори хориҷӣ дар захираҳои давлатӣ нигаронида шудаанд. Ин чораҳо маҷмуи воситаҳои меъёриро, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ барои танзими равандҳои марбут ба гузаронидани амалиётҳои асъорӣ таҳия шудаанд, ифода мекунанд. Аз нигоҳи қонунгузорӣ, ҷунин маҳдудиятҳо ҳамчун маҷмуи амалҳои давлатӣ барои назорат бар амалиётҳо бо воситаҳои пулии хориҷӣ хосанд, ки ба устувории иқтисодӣ мусоидат мекунад ва аз ҳаракати беназорати ҷараёнҳои молиявӣ ҷилавгирӣ менамояд.

6. Арзишҳои асъорӣ мафхуми хеле ҷандир аст, ки вобаста ба сиёсати иқтисодӣ ва қонунгузорӣ муайян мешавад. Ба ғайр аз тилло ё нуқра, дар амалияни ҷаҳонӣ метавонанд сангҳои қиматбаҳо, алмос, марвориди нодир ё дигар сангҳо зикр шаванд. Дар робита ба давлати мушахҳас дар ҳар ҳолат муқаррароти ҳос муқаррар мешавад – қаблан алмосҳо дар Тоҷикистон сарвати асъорӣ ҳисобида намешуданд, вале баъдан ба арзишҳои молӣ табдил ёфтанд. Аммо ин имкон дод, ки мониторинги гардиши шабакавӣ осонтар шавад, ки ин аз як тараф, тамоюли мақомот ба соддагардонӣ аст. Аз тарафи дигар, ҷунин тасмим ниёз ба мутобиқсозии қоидҳои умумӣ ба иқтисодҳои гуногуни кишварҳо дар ҳолатҳои фавқулоддаро ба назар мегирад.

7. Бозорҳои асъорӣ – мавзуи марказии тиҷорати байналмилалий – роҳи тезтарин ва қулайтарин барои табдили асъор мебошанд. Илова бар ин, барои бонкҳои

марказӣ ин ҳамчунин роҳи ташаккули захираҳо ва идоракуни пули миллӣ аст. Дар он тамоми рӯйхат ва иштирокчиёни бозор – биржаҳо, брокерҳо, ширкатҳои трансмиллӣ доҳил мешаванд. Пардохтҳо асосан дар як асъор сурат мегиранд, аммо дар сарҳадоти кишварҳо табдил зарур аст, ки ин боиси ба миён омадани масъалаҳои марбут ба бозорҳои беруна мегардад. Маҳз ҳамин мураккабӣ нақши калидии бозорҳои асъории байналмилалиро ҳамчун воситаи татбиқи низоми тичоратӣ дар миқёси ҷаҳонӣ таъкид мекунад.

8. Дар натиҷаи таҳлили ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои гуногуни мавзуи баррасиshawанд, муаллиф як қатор пешниҳодҳо барои такмили қонунгузории мавҷуда пешниҳод кардааст. Ин пешниҳодҳо ба омӯзиши муфассали санадҳои меъёри ва амалияи татбиқи онҳо асос ёфтаанд, ки имкон медиҳад соҳаҳои мушкилоти калидӣ, ки ба тағйирот ва навсозӣ ниёз доранд, ошкор гарданд.

8.1. Баррасии имкони навсозии пойгоҳи истилоҳот дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” аз 13 июни соли 2013, №964 низ зарур аст. Иваз кардани ибораи “амалиётҳои асъорӣ” ба “ҳаракати захираҳои асъорӣ” бо сабабҳои зерин пешниҳод мешавад: формулировкаи истилоҳи “амалиётҳои асъорӣ” дар маънои маҳдуд ба сурат гузоштани саволро инъикос мекунад, ки ба ҳавасмандсозии соҳибкорӣ дар ин раванд нигаронида шудааст.

8.2. Пешниҳод мешавад, ки моддаи 8.1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” №964 бо тарзи зерин ислоҳ карда шавад: Ҳаракати захираҳои асъорӣ ба категорияҳои зерин тақсим мешавад: 1) муомилотҳое, ки камтар ба созишиномаҳои асъорӣ алоқаманданд; 2) муомилотҳое, ки омили нарҳ дар онҳо мавқеи аввалро ишғол мекунад; 3) муомилотҳое, ки тавассути онҳо захираҳои асъорӣ нақши санадҳои пардохтиро иҷро мекунанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Ин таҳқиқот барои мақомоти давлатӣ, ки танзими хукуқии

муомилоти сарватҳои асъориро тибки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мекунанд, ва барои субъектҳои хочагидоре, ки бевосита дар муомилотҳои асъорӣ иштирок мекунанд, арзиши илмӣ ва амалӣ дорад.

Хулосаҳои ин кори илмӣ метавонанд ҳамчун роҳнамо барои навсозии меъёрҳои ҳукуки маданий ва соҳибкорӣ хидмат кунанд, инчунин амалияи баррасии парвандахо дар судҳои иқтисодӣ ва судҳои салоҳияти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ғанӣ гардонанд. Ғайр аз ин, баъзе қисматҳои диссертатсия метавонанд асос барои таҳқиқоти ояндаи академӣ дар соҳаи ҳукуки маданий ва соҳибкорӣ гузошта, ба дарки амиқтари механизмҳои танзими ҳукуқии муносибатҳои гуногуни ҳусусӣ мусоидат намоянд.

Арзиши амалии таҳқиқот инчунин дар истифодаи он дар муҳити таълими, ҳусусан ҳангоми таълими донишҷӯён ба фанҳои “Ҳукуки маданий” ва “Ҳукуки соҳибкорӣ”, инчунин дар таҳияи курсҳои маҳсус барои факултетҳои ҳукуқшиносии донишгоҳҳо зохир мегардад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътиимоднокии натиҷаҳои бадастомада бо дурустии маълумоти истифодашуда, мутобиқати маводи таҳқиқшуда ба қонунгузории амалқунанда, коркарди амиқи илмии натиҷаҳо, ҳаҷми асарҳои илмии нашршуда ва истифодаи равишҳои методологии ҳамаҷониба таъмин карда мешавад. Хулосаҳо ва тавсияҳои дар кор пешниҳодшуда бар асоси таҳлили илмии ҳамаҷонибаи маълумоти назариявӣ ва амалӣ таҳия шудаанд, ки асоснокии илмӣ ва қобилияти амалии онҳоро кафолат медиҳад.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи диссертатсия «Масъалаҳои асосии танзими ҳукуқии муомилоти сарватҳои асъорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ихтисоси 12.00.03 – Ҳукуқи

гражданӣ; ҳуқуки соҳибкорӣ; ҳуқуки оилавӣ; ҳуқуки байналмилалии хусусӣ мувофиқ аст.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқоти илмӣ. Навоварии илмии диссертатсия, муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшуда бо нашрияҳои муаллиф дар мачаллаҳои илмӣ, баромадҳо дар конфронсҳо ва семинарҳои илмӣ-амалӣ ва иштирок дар таҳияи лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ворид кардани тағйирот ва иловаҳо ба қонунгузории амалкунанда тасдиқ карда мешавад. Сохтор ва услуби кор, возехии гузоштани мушкилот ва усуљои ҳалли онҳо, инчунин равиши системавӣ ба таҳқиқот аз саҳми назарраси муаллиф дар таҳияи мавзуи баррасишаванда шаҳодат медиҳанд.

Тасвӣ ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуки соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ муҳокима шуда, баъдан барои ҳимоя дар Шурои диссертатсионии 6D.КОА – 018 назди ДМТ тавсия шудааст. Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи интиҳобнамудааш дар давраи таҳқиқот дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, семинарҳои илмӣ ва дигар ҷорабиниҳои илмӣ баромад намуда, ҳамчунин дар амалӣ намудани сиёсати ҳуқуқии ҶТ фаъолона иштирок намудааст.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар чунин ҳамоишҳои илмӣ баён карда шудаанд:

а) байналмилалӣ:

– Конференсияи байналмилали илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуки миллӣ, заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ” баҳшида ба 25-солагии қабули Конститутсияи ҶТ ва “70-солагии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ” – маъруза дар мавзуи “Моҳияти иқтисодӣ ва ҳуқуқии сарватҳои асъорӣ” (ш. Душанбе, ДМТ, соли 2019);

– Конференсияи шашуми байналмилалии илмӣ-амалии донишҷӯён дар мавзуи «Масъалаҳои актуалии ҳуқуқшиносӣ» – маъруза дар мавзуи «Танзими ҳуқуқи асъор» (ш. Душанбе, ДСРТ, 26-уми апрели соли 2019);

б) чумхурияйв:

- Конференсияи чумхурияви илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба” Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2019-2021) ва “400-солагии Миробид Сайидо Насафӣ” – маъруза дар мавзуи «Танзими ҳуқуқи асъор» (ш. Душанбе, ДМТ,2019);
- Конференсияи илмию амалии чумхурияйв дар мавзуи “Масъалаҳои мубрами қонунгузорӣ оид ба рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” (8-уми октябрин соли 2020). – маъруза дар мавзуи “Мағҳум ва моҳияти пул ҳамчун арзиши асъорӣ” (ш. Душанбе, ДМТ, соли 2020);
- Конференсияи илмии чумхурияйв бахшида ба “30-солагии Истиқлонияти давлатии ҶТ ва 80-солагии доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон Шомурат Менглиев” – маъруза дар мавзуи “Омилҳои амволию ҳуқуқии муомилоти маданий арзишҳои асъорӣ” (ш. Душанбе, ДМТ, 2021)
- Конференсияи чумхуриявии илмию амалӣ дар мавзуи “Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ” аз 7-уми октябрин соли 2021”. – маъруза дар мавзуи “Ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти маданий арзишҳои асъорӣ” (ш. Душанбе, ДМТ, соли 2021);
- Конференсияи чумхуриявии илмию назариявии ҳайати устодони кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ бахшида ба “75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон”, “115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров, “Соли 2023 – соли забони русӣ” ва “соли 2025 – Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо”. – маъруза дар мавзуи “Танзими ҳуқуқии асъор” (ш. Душанбе, ДМТ, 2023);
- Конференсияи умумидонишгоҳии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба “30-юмин солгарди қабули Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020 – 2040) – маъруза дар мавзуи “Оид ба баъзе масъалаҳои танзими ҳукукии асъор дар ҶТ” (ш. Душанбе, ДМТ, 2024).

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳо, хулосаҳо, тавсияҳо ва пешниҳодҳое, ки дар диссертатсия баён шудаанд, дар 1 воситаи таълимӣ ва 13 мақолаи илмӣ нашр гардидаанд. Аз инҳо 4 мақола дар мачаллаҳои баррасишавандае, ки ба феҳристи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохиланд, чоп шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Бо назардошти ҳадафҳо, вазифаҳо ва мантиқи таҳқиқот, диссертатсия аз муқаддима, се боб, ки шаш зерфаслро муттаҳид мекунад, хулоса ва рӯйхати манбаъҳо иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 211 саҳифаро ташкил медиҳад.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар **муқаддимаи** таҳқиқот аҳаммияти мавзуи интихобшууда ба таври муфассал асоснок карда шудааст, ки бо арзиши он барои ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии соҳаи даҳлдори илм алоқаманд аст. Масъалаҳои гуногуни мушкилот, ки имрӯз таваҷҷӯҳро талаб мекунанд, ба таври муфассал баррасӣ шудаанд, ки ин таҳқиқотро саривактӣ ва зарур мегардонад. Дар муқаддима таъкид мекунад, ки мавзуи баррасишаванда ҳам арзиши назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад ва маҳз дар ин замина аҳаммияти он барои рушди минбаъдаи самтҳои илмӣ ва татбиқи амалӣ зоҳир мегардад.

Боби аввали таҳқиқоти диссертационӣ, ки “**Моҳияти сарватҳои асъорӣ ва табиати ҳукукии муомилоти маданий он**” ном дорад, ба омӯзиши амиқи моҳияти ҳукукии сарватҳои асъорӣ, низомбандсозии онҳо ва принсипҳои ҳукукие, ки дар асоси муомилоти онҳо дар гардиши маданий қарор доранд, нигаронида шудааст.

Арзишҳои асъорӣ ҳамчун объекти мустақили ҳукуки маданий баррасӣ мешаванд, ва ин истилоҳ дар бисёр

меъёрҳои Кодекси маданий Чумхурии Тоҷикистон истифода шудааст. Бо вучуди ин, таҳлили қонунгузории амалкунанда гувоҳӣ медиҳад, ки мағҳуми расмии арзишҳои асъорӣ вучуд надорад. Дар ҳуқуқ танҳо рӯйхати молу мулке, ки ба арзишҳои асъорӣ мансуб аст, муқаррар шудааст, ки ин хусусият барои қонунгузории қаблии ин масъала низ хос буд. Тибқи моддаи 150-и КМ ҶТ, намудҳои молу мулке, ки ҳамчун арзишҳои асъорӣ эътироф мешаванд, инчунин тартиби анҷоми муомилот бо онҳо мувофиқи Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” муайян карда мешаванд. Ин қонун меъёрҳои мушаххасро барои муайян кардани доираи сарватҳои асъорӣ ва танзими муносибатҳои марбут ба онҳо муқаррар мекунад.

Мувофиқи моддаи 1-и қонуни зикршуда, ба гурӯҳи сарватҳои асъорӣ доҳил мешаванд:

- асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок ва санадҳои пардоҳтӣ, ки бо асъори хориҷӣ ифода шудаанд;
- пули миллӣ, коғазҳои қиматнок ва санадҳои пардоҳтӣ, ки бо пули миллӣ ифода шудаанд, аммо танҳо дар ҳолатҳое, ки муомилот байни резидентҳо ва гайрирезидентҳо ё байни гайрирезидентҳо сурат мегиранд.

Пойгоҳи меъёрии Чумхурии Тоҷикистон, ки муомилоти дороҳои асъориро танзим мекунад, асоси боэътиномиди ҳуқуқири ташкил медиҳад, ки гузаронидани бемонеаи муомилотҳои молиявиро таъмин мекунад. Ин меъёрҳо на танҳо доираи сарватҳои асъориро мушаххас мекунанд, балки ба таъмини амнияти иқтисодӣ ва риояи стандартҳои байналмилалӣ мусоидат менамоянд.

Пешниҳод мешавад, ки сарватҳои асъорӣ вобаста ба шакли татбиқи дороҳо, мақсади он ва дараҷаи хавф ба баландликвид ва камликвид тақсим карда шаванд. Сарватҳои асъории баландликвид, аз ҷумла пасандозҳои кӯтоҳмуддат, барои пардоҳтҳои кӯтоҳмуддат истифода мешаванд, дар ҳоле ки камликвидҳо – бо вомбаргҳо. Ин гурӯҳҳо имкон медиҳанд, ки онҳо вобаста ба мақсадҳо – аз тиҷорат то ғарар – истифода шаванд. Сарватҳои асъорӣ

дар муомилоти маданӣ, ки ба меъёрҳои миллӣ ё байналмилалӣ ҷалб шудаанд, иштирок мекунанд. Масалан, дар Италия ширкатҳо вазифадоранд, ки дар бораи фаъолияти муомилоти қалони асъорӣ гузориш диханд, то аз захираи ғайриқонунӣ ҷилавгирӣ кунанд. Мубодилаи сарватҳои асъорӣ ё истифодаи онҳо ҳамчун гарав тавассути қонунгузорӣ дар шартномаҳо ё ҳукуқи моликият имконпазир аст.

Қонунгузории танзими асъор тартиб ва шаффофиятро таъмин мекунад. Дар қишварҳои Иттиҳоди Аврупо, ки сатҳи талабот ба гузоришдӣ баланд аст, ин ба муқовимат бо шустушӯи пул кумак мекунад, аммо баъзан барои тиҷорати хурд ва миёна мушкилот эҷод мекунад. Илова бар ин, меъёрҳое, ки ҷараёнҳои асъории фаромарзиҳо танзим мекунанд, ба ҳалли баҳсҳо мусоидат намуда, устувории низоми молиявиро дастгирӣ мекунанд. Барои қонунгузорон дар саросари ҷаҳон муҳим аст, ки дарк кунанд, ки сарватҳои асъорӣ заминай зарурии иқтисоди ҷаҳонӣ буда, раванди тиҷорат ва сармоягузориҳо суръат мебахшанд. Аммо бидуни ҷаҳорҷӯбай ҳукуқии возех, ба мисли криptoасъорҳои танзимнашуда, онҳо метавонанд танҳо воситаи қаллобӣ гарданд. Дар айни замон, назорати аз ҳад зиёд, ҷунон ки дар баъзе қишварҳои Осиё мушоҳида мешавад, фаъолияти соҳибкорӣ ва навовариро суст мекунад.

Муаллиф нишон медиҳад, ки чӣ гуна меъёрҳои қонунгузорӣ, ки муносибатҳои асъориро идора мекунанд, шаффофият ва мантиқиро дар истифодаи захираҳои асъорӣ кафолат дода, ба устуворӣ ва пешгӯишавандагии ҳаракати ҷараёнҳои асъорӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат мекунанд.

Зербоби аввали боби якум, ки “Моҳияти ҳукуқии саватҳои асъорӣ ва таснифи онҳо” ном дорад, ба таҳлили асосҳои назариявӣ, марбут ба муайян кардани захираҳои асъорӣ ва соҳторбандӣ кардани онҳо ба категорияҳо баҳшида шудааст.

Муаллиф қайд мекунад, ки фаъолияти соҳибкорӣ бидуни истифодаи дороиҳои муайянӣ моддӣ, ки унсурҳои

калидии гардиши иқтисодӣ мебошанд, ғайриимкон аст. Дар доираи иқтисодӣ бозорӣ ҷанбаи асосие, ки қобилияти объектро барои иштирок дар раванди хочагидорӣ муайян мекунад, ин қобилияти он барои ҷалб шудан ба мубодила ва амалиётҳои ҳукуқӣ аст. Ин маънои онро дорад, ки дорои бояд барои иштирок дар муомилот ва дигар шаклҳои ҳамкории ҳукуқӣ мувофиқ бошад. Бидуни ин ҳусусият, мол ё дорои арзиши худро барои соҳибкорӣ аз даст медиҳад, зоро нақши функционалии он маҳдуд ҳоҳад шуд.

Барои ин, бозорҳои мол, асьор ва дигар арзишҳои моддӣ бояд мақоми ҳукуқии возех дошта бошанд – масалан, ҳусусияти объекти ҳукуқҳои маданий. Танҳо бо ин роҳ онҳо метавонанд объекти муомилоти маданий гардида, ба тичорат имкон диханд, ки онҳоро мубодила, фурӯш ва интиқол дихад. Ҳусусияти объект маҳз аз қобилияти хидмат кардан ҳамчун мавзуи муомила дар асосҳои умумии муайян кардани объект гирифта мешавад. Масалан, тиљло дар Аморати Муттаҳидаи Араб на танҳо маводи ороишии фаъолона ҳариду фурӯшшаванд, балки дороии баландликвид аст. Асьор низ дар он ҷо нақши муҳим дорад. Он на танҳо воситаи умумии муомилот, балки асоси тичорати ҷаҳонӣ аст. Содиркунандай мева аз Чили маҷбур аст амалиётҳои асьориро бо шарикони аврупой анҷом дихад, то зуд бо онҳо ҳисоббаробар кунад.

Асьор тичорат, сармоягузорӣ ва пасандозҳоро дастгирӣ мекунад ва унсури муҳимтарини иқтисоди ҷаҳонӣ аст. Масалан, маҳдудиятҳои амалиётҳои асьорӣ, ки дар Аргентина дар соли 2019 ҷорӣ шуда буданд, метавонанд тичоратро суст карда, робитаҳои тичоратиро вайрон кунанд. Ин аҳаммияти ҳаракати озоди сармояро таъкид мекунад. То замоне ки дороиҳо дар бозор ҳастанд, онҳо бояд дар амалиётҳои қонунӣ иштирок кунанд. Мақоми ҳукуқии онҳо бояд дар санадҳои қонунгузорӣ ба таври возех тавсиф карда шавад, то баҳсҳо кам ва эътиимод байни тарафҳои муомила зиёд шавад. Дар Япония, масалан, қоидаҳои сахти муомилот бо асьори хориҷӣ мавҷуданд, ки иштирокчиёни бозорро хифз мекунанд.

Инчунин, қонунҳо тартиби истифодаи дороиҳоро – аз муомилоти ҳариду фурӯш то уҳдадориҳо гаравӣ мукаррар мекунанд.

Аз ин рӯ, барои соҳибкорон на танҳо соҳиби дороиҳо будан, балки донистани меъёрхое, ки онҳоро танзим мекунанд, муҳим аст. Дар акси ҳол, ҳатто дороии арзишманд метавонад монеа дар роҳи пешрафт гардад, на омили рушди равандҳои тичоратӣ. Асьор ва дигар дороиҳо маҳз он сӯзишворие мебошанд, ки метавонанд барои суръат баҳшидан ба рушди иқтисод истифода шаванд. Аммо бидуни низоми возех, ин захирай энергетикӣ метавонад зуд тамом шавад.

Муаллиф таъкид мекунад, ки мағҳуми “объект” дар илми хуқуқшиносӣ бисёрchanба аст, ва аз ин рӯ, тафсирҳои ғуногуни он вучуд доранд. Ғуногунрангии ин мағҳумҳо боиси ташаккули назарияҳои хуқуқии муҳталиф дар бораи муайян кардани сарватҳои асьорӣ гардидааст.

Муаллиф қайд мекунад, ки дар қонунгузории Тоҷикистон мағҳуми расмии “sarvatҳоi асьорӣ” вучуд надорад. Ба ҷои ин, қонун танҳо намудҳои молу мулкери муайян мекунад, ки ба ин категория мансубанд. Зикр мешавад, ки дар қонунгузории амалкунанда пайдарҳамии хуқуқии меъёрхое, ки дар таҳрирҳои қаблӣ мукаррар шуда буданд, нигоҳ дошта мешавад.

Бо асоси таҳлили анҷомшуда, муаллиф ба хулоса меояд, ки сарватҳои асьорӣ молу мулке мебошанд, ки вазифаи воситаи мубодиларо доранд, зеро онҳо барои субъектҳои хуқуқи маданий арзиши воқеӣ дошта, имкони гардиши хукуқиро таъмин мекунанд.

Дар зербоби дуюми боби якум, ки “**Табиати хуқуқии муомилоти маданий сарватҳои асьорӣ**” ном дорад, муаллиф таҳлили ҳамаҷонибаи танзими хуқуқии муомилоти маданий сарватҳои асьориро анҷом медиҳад. Муҳакқиқ қайд мекунад, ки ин масъала тафсири дугона дорад. Аз як тараф, он метавонад ҳамчун маҷмуи меъёрҳои хуқуқии универсалӣ ва маҳсуси танзими шартномавӣ, ки тартиби муомилоти маданиро мукаррар

мекунанд, тафсир шавад. Аз тарафи дигар, он метавонад ҳамчун маҷмуи уҳдадориҳое, ки дар натиҷаи амалҳои қонунии субъектҳо ба миён меоянд, баррасӣ гардад.

Санади меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” муомилотҳои асъориро ҳамчун воқеаҳои хуқуқие муайян мекунад, ки асоси ба миён омадани муносибатҳои марбут ба назорати асъориро ташкил медиҳанд. Дар соҳаи муомилоти дороиҳои асъорӣ, созишномаи тарафҳо ҳамчун воқеаи хуқуқӣ нақши калидӣ дорад. Дар доктринаи хуқуқӣ мағҳумҳои “муомилоти асъорӣ” ва “созишномаҳои асъорӣ” ҳамчун категорияҳои ба ҳам алоқаманди наздик баррасӣ мешаванд. Мувофиқи моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”, қонунгузор рӯйхати муомилотҳои асъориро, ки сарфи назар аз пайдоиши гуногуни ҳуқуқии онҳо дар як гурӯҳ муттаҳид шудаанд, муқаррар кардааст. Метавон фарз кард, ки унсури муттаҳидкунандаи ин амалиётҳо “ҷузъи хориҷӣ” аст, ки дар зерин зоҳир мешавад: а) объекти муносибатҳои хуқуқӣ (сарватҳои асъорӣ); б) субъектҳои муносибатҳои хуқуқӣ (файрирезидентҳо); в) қаламраве, ки муносибатҳои хуқуқӣ дар он амалӣ мешаванд (убури сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Ин андешаҳо набояд ҳамчун танқиди меъёри қонун қабул карда шаванд. Эҳтимол, қонунгузор нияти ягона кардани падидаҳои гуногунро дар доираи мағҳуми “Амалиётҳои асъорӣ” надошт, балки мақсад муайян кардани рӯйхати муносибатҳое буд, ки бояд аз ҷониби давлат ба таври маъмурӣ танзим ва назорат карда шаванд. Гарчанде қонун таърифи дақиқи “амалиётҳои асъорӣ” пешниҳод накунад, он рӯйхати амалиётҳои марбут ба асъорро муқаррар мекунад. Таҳлили меъёрҳои қонун нишон медиҳад, ки амалиётҳои асъорӣ амалҳоро дар бар мегиранд, ки ба иҷро ё қатъи уҳдадориҳои марбут ба арзишҳои асъорӣ, истифодаи онҳо ҳамчун воситаи пардоҳт, инчунин интиқоли хуқуқи моликият ба арзишҳои асъорӣ, воридот ё содироти онҳо берун аз Тоҷикистон нигаронида шудаанд. Масалан,

ҳариду фурӯши асъори хоричӣ ё пардохтҳо бо истифодаи он дар муомилоти байналмилалӣ ба ин категория дохил мешаванд.

Таҳлили мустақил гувоҳӣ медиҳад, ки муттаҳид кардани амалиётҳои асъорӣ дар як категория ба танзими муассири муносибатҳои молиявӣ, ки бо асъор алоқаманданд, мусоидат мекунад. Чунин равиш ба давлат имкон медиҳад, ки муомилоти арзишҳои асъориро дар дохил ва берун аз кишвар назорат кунад ва аз амалиётҳои ғайриқонунӣ пешгирӣ намояд. Масалан, муомилот бо иштироки ғайрирезидентҳо аксар вақт таҳти назорати маҳсус қарор доранд, то амнияти иқтисодии кишвар таъмин шавад. Дар натиҷа, амалиётҳои асъорӣ дар қонунгузории Тоҷикистон ҳамчун маҷмуи амалҳои марбут ба сарватҳои асъорӣ, ғайрирезидентҳо ё убури сарҳади гумруқӣ муайян шудаанд. Гарчанде таърифи ягонаи ин мағҳум дар қонун пешниҳод нашудааст, рӯйхати зикршудаи амалиётҳо пойгоҳи мустаҳкам барои танзим ва назорати муносибатҳои молиявии байналмилалӣ эҷод мекунад.

Санадҳои меъёри тақсимоти муомилотҳои асъориро ба ҳаррӯза ва марбут ба ҳаракати сармоя муқаррар мекунанд. Омӯзиши амиқи пойгоҳи ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки се категорияи асосии чунин муомилотҳо чудо карда шаванд: а) муомилоте, ки бидуни ягон маҳдудият анҷом дода мешаванд; б) муомилоте, ки таҳти манъ қарор доранд; в) муомилоте, ки таҳти назорати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон қарор доранд. Дар қонунгузорӣ онҳо, чунон ки қаблан буд, ҳамчун муомилотҳои марбут ба ҳаракати сармоя номбар мешаванд.

Дар назарияи ҳуқуқӣ амалиётҳои асъорӣ одатан ҳамчун амалҳо ва шартномаҳое муайян мешаванд, ки аз ҷониби иштирокчиёни бозори асъор анҷом дода ё баста мешаванд. Аз ин бармеояд, ки амалиётҳои асъорӣ дар маҷмуъ наметавонанд пурра бо шартномаҳо якхела бошанд. Дар моддаи 1-и Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” мағҳуми шартномаи асъорӣ

чунин муайян шудааст: шартномаи асъорӣ – ин созишнома (шартнома), ҳуччатҳои таъсисӣ, инчуни ин дигар ҳуччатҳои мебошанд, ки дар асос ё барои иҷрои онҳо амалиётҳои асъорӣ анҷом дода мешаванд.

Ҳамин тавр, танзими ҳуқуқии амалиётҳои асъорӣ ҳусусияти дугона дорад, ки ҳамчун маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва уҳдадориҳое, ки аз амалҳои қонунии субъектҳо ба миён меоянд, баррасӣ мешавад. Таснифи амалиётҳои асъорӣ, шартномаҳои асъорӣ ва созишномаҳои марбут ба сарватҳои асъорӣ ба чудо кардани ҷанбаҳои гуногуни ин муносибатҳо мусоидат мекунад ва пойгоҳи мустаҳкамӣ ҳуқуқиро барои танзими онҳо эҷод менамояд.

Боби дуюми таҳқиқоти диссертационӣ, ки “**Асосҳо ва омилҳои муомилоти мадании сарватҳои асъорӣ**” ном дорад, ба омӯзиши асосҳои ҳуқуқие, ки дар заманаи муомилоти сарватҳои асъорӣ қарор доранд, инчуни ҷанбаҳои молумулкӣ ва ҳуқуқие, ки динамикаи муомилоти мадании онҳоро муайян мекунанд, баҳшида шудааст.

Дар зербоби аввали ин боб “**Заминаҳои ҳуқуқии муомилоти мадании сарватҳои асъорӣ**” номгузорӣ шудааст, муҳаққиқ ба таври муфассал танзими меъёрии равандҳои марбут ба муомилоти сарватҳои асъориро баррасӣ мекунад ва таъкид менамояд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул ва таҳаввули танзими ҳуқуқии мадании муомилоти сарватҳои асъорӣ роҳи пурпечутоб ва тулониро тай кардааст.

Таҳаввули танзими ҳуқуқии муомилоти мадании арзишҳои асъорӣ дар Тоҷикистон аз се марҳила гузаштааст, ки бо рушди қонунгузорӣ ва низоми иқтисодии кишвар муайян шудаанд. Дар асоси омӯзиши равишҳои илмӣ ва рушди қонунгузории миллӣ, муаллиф се марҳилаи калидии рушди танзими ҳуқуқӣ дар ин соҳаро чудо мекунад.

Марҳилаи ибтидоии ташаккули низоми назорати ҷараёнҳои асъорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995 бо мавриди амал қарор гирифтани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати

асъор”, ки 4 ноябри соли 1995 расман қабул шуда буд, оғоз ёфт. Ин санади ҳуқуқӣ сангӣ асосро барои ташаккули соҳторе, ки муомилотҳои асъориро дар қишвар идора мекунад, гузошт ва дар таҳқими устуворӣ ва эътиимоднокии бозорҳои молиявӣ нақши калидӣ бозид, ки ба мардум ва тиҷорат дар мутобик шудан ба шароити мураккаби иқтисодӣ пас аз ҷанг кумак кард. Қонун принсипҳои асосии танзими асъориро ба таври возех муайян карда, ҷаҳорчӯбаи ҳуқуқиро барои фаъолияти тамоми иштирокчиёни бозори асъор, чӣ дар сатҳи дохилӣ ва ҷӣ дар сатҳи хориҷӣ, муқаррар намуд. Он аввалин санади расмӣ буд, ки коидаҳои муомилот ва назорати сарватҳои асъориро дар қишвар низомбанд кард. Қонуни соли 1995 роҳро барои эҷоди низоми танзими асъорӣ дар Тоҷикистон муайян кард. Он ҳуқуқҳои соҳторҳои гуногунро муқаррар намуда, онҳоро вазифадор кард, ки иҷрои вазифаҳои ҳудро назорат кунанд. Аз он вақт Бонки миллии Тоҷикистон салоҳиятҳои назорати амалиётҳои асъориро то ба мубодила – озодии амал дар тиҷорати асъорӣ ба даст овард. Афзалиятҳо ва камбудиҳои ин қонун дар он зоҳир мешаванд, ки он на ҳамаи субъектҳои муносибатҳои асъориро фаро мегирифт ва қариб ҳар як меъёри он бо санадҳои зерқонунӣ, ки аксар вақт бо ҳам мухолиф буданд, пурра карда мешуд. Ин қонун беш аз 18 сол бидуни ягон тафйирот вучуд дошт. Бояд қайд кард, ки Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” аз 4 ноябри соли 1995, №112 дар давраи гузариш қабул шуда, аз камбудиҳо холӣ набуд. Бо вучуди ин, он аҳамияти бузурги таъриҳӣ дорад. Арзиши таъриҳии ин санади ҳуқуқӣ дар он зоҳир мешавад, ки муқаррароти он салоҳиятҳо ва масъулияти муассисаҳои давлатиро дар соҳаи назорат ва идоракуни муомилотҳои асъорӣ ба таври возех муайян карда, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ширкатҳо ва шаҳрвандони иштироккунанда дар амалиётҳои сарватҳои асъориро мустаҳкам намуд. Ин қонун заминаро барои рушди асосҳои ҳуқуқии муомилти сарватҳои асъорӣ дар давраи мусоидар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошт. Дар

асоси он, асосҳои ҳуқуқии муомилоти дороиҳои асъорӣ тадриҷан ба шароити нав мутобиқ карда шуданд.

Марҳилаи дуюм бо қабули Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 1999 оғоз мешавад. Дар муносибатҳои ҳуқуқие, ки таҳти амали ин Кодекс қарор доранд, муқаррар шудааст, ки сомонӣ, пули миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун воситаи асосии қонунии пардоҳт хидмат мекунад, агар қонун ё созишномаи тарафҳо қоидаҳои дигарро пешбинӣ накунанд. Иштирокчиёни муносибатҳои шартномавӣ ҳуқуқ доранд, ки дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо асъори хориҷӣ созиш кунанд, ба шарте ки чунин созишнома пурра ба меъёрҳои қонунгузории танзими асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон мувоғифик бошад. Истифодаи асъори хориҷӣ дар муомилоти маданий бояд дар муассисаҳои салоҳиятдори давлатӣ ба қайд гирифта шавад, агар ин талабот аз ҷониби қонунгузорӣ муқаррар шуда бошад. Муомилоте, ки бо истифодаи асъори хориҷӣ анҷом дода мешаванд, набояд ба манфиатҳои ҷамъияти ё амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолиф бошанд, зоро суд метавонад онҳоро дар сурати мухолифат ба қонунгузорӣ беэътибор эълон кунад.

Тамоюлҳои мусоири тағйироти қонунгузории асъорӣ аз оғози марҳилаи нав аз 13 июни соли 2013, вақте ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” (№964) дар таҳрири нав қабул шуд, шаҳодат медиҳад, ки ин марҳилаи сеюмро дар бар мегирад. Ин қонун муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи танзими асъор ва назорати асъор танзим мекунад ва ҳуқуқ ва уҳдадориҳои резидентҳо ва ғайрирезидентҳоро нисбат ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории сарватҳои асъорӣ муайян менамояд. Инчунин, қонун низоми сарватҳои асъориро чунин тавсиф мекунад: асъори хориҷӣ, қоғазҳои қиматнок ва санадҳои пардоҳтӣ, ки бо асъори хориҷӣ ифода шудаанд; пули миллӣ, қоғазҳои қиматнок ва санадҳои пардоҳтӣ, ки бо пули миллӣ ифода шудаанд,

аммо танҳо дар ҳолатҳои анҷоми амалиёт байни резидентҳо ва ғайрирезидентҳо. Ин санади ҳуқуқӣ на танҳо ҳамкориҳои марбут ба муомилотҳои асъориро ба тартиб медарорад, балки муассисаҳои масъули назорат ва идоракунии ин муомилотҳо, салоҳиятҳои соҳторҳои давлатӣ, қоидаҳои воридот ва содироти сарватҳои асъорӣ, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои марбут ба соҳибӣ ва истифодаи ин сарватҳо, принсипҳои асосии назорати ҷараёнҳои асъорӣ, инчунин тартиби расмигардонии иҷозатномаҳо барои анҷоми амалиётҳои асъорӣ ва кушодани суратхисобҳои бонкиро ба таври возеҳ муқаррар мекунад. Дар муқоиса бо қонунгузории пешин, ин қонун ҷаҳорчӯбаи саҳттари муомилоти сарватҳои асъориро муқаррар менамояд. Ҷорӣ кардани шакли навшудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” дар соли 2013 қадами муҳиме дар таҳқими устувории молиявӣ ва эҷоди муҳити боэътиими хуқуқӣ барои иштирокчиёни бозори асъории Тоҷикистон буд. Он на танҳо танзими дохилиро беҳтар кард, балки робитаҳоро бо муассисаҳои молиявии байналмилалӣ таҳқим баҳшид, ки ба рушди иқтисодии кишвар таъсири мусбат расонд.

Рушди қонунгузории асъории Тоҷикистон талоши расидан ба тавозунро нишон медиҳад. Қонуни соли 1995 пойгоҳи устувор гузошт, аммо фаъолияти тичоратиро каме маҳдуд кард. Кодекси гражданини соли 1999 ҷандирӣ илова кард ва қонуни соли 2013 қоидаҳоро ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намуд. Бо вучуди ин, назорати аз ҳад зиёд, ба мисли санчишҳои соли 2014, баъзан аз ҷониби тичорат танқид мешуд. Дар айни замон, танзими нокофӣ метавонист ба ноустуворӣ оварда расонад, чунон ки дар баъзе кишварҳои ҳамсоя мушоҳида шуда буд. Тоҷикистон низоми боэътиимод эҷод кардааст, аммо исплоҳоти оянда бояд бодикӯат андешида шаванд, то ташабbusи соҳибкориро дастгирӣ кунанд ва устувориро зери ҳатар нагузоранд.

Ҳамин тавр, танзими ҳуқуқии арзишҳои асъорӣ дар Тоҷикистон аз се марҳила гузаштааст, ки ҳар қадоми онҳо

ба ташаккули низоми муассиртари танзими асъор ва назорат мусоидат кардааст.

Сарватҳои асъорӣ дорои хусусиятҳои арзишманданд ва ба даст овардани онҳо танҳо тавассути бастани уҳдадориҳои шартномавӣ, ба монанди қобилияти даромад овардан, таъмини фоида дар доираи идоракунии боэътиномод ё интиқол тавассути созишномаҳои қарзӣ ва дигар воситаҳои монанд имконпазир аст. Мухим аст, таъкид шавад, ки роҳи маъмултарини татбиқи сарватҳои асъорӣ (махсусан асъори хориҷӣ ва қофазҳои қиматнок, ки барои ҳисоббаробаркунӣ пешбинӣ шудаанд) ба мақсади мустақимми онҳо дар интиқоли онҳо ифода мешавад, ки мукаррар кардани ҳуқуки идоракунии боэътиномдро дар назар дорад. Үнсури калидии ҳуқуки ихтиёрдорӣ дар қобилияти муайян кардани сарнавишти ҳуқуқӣ ва воқеии ин дороиҳо дар дasti соҳиб аст. Бо вучуди ин, истифодаи ин маҷмуи ҳуқуқҳо нисбат ба сарватҳои асъорӣ бо монеаҳое, ки аз ҷониби қонунгузории асъорӣ мукаррар шудаанд, рӯбарӯ мешавад, ки татбиқи онҳоро маҳдуд мекунад. Масалан, ҳуқуки интиқоли молу мулке, ки дар шакли сарватҳои асъорӣ ифода шудааст, аз ҷониби меъёрҳои ҳуқуқӣ ба таври назаррас маҳдуд карда шудааст.

Пеш аз ҳама, амалиётҳои ҳариду фурӯши асъори хориҷӣ, инчунин чекҳое, ки бо асъори хориҷӣ номбар шудаанд, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо тавассути бонкҳое, ки аккредитатсияи мувоғиқ доранд, иҷозат дода мешаванд. Соҳиби сарватҳои асъорӣ метавонад молу мулки ҳудро бо пардоҳт танҳо ба доираи маҳдуди гирандагон – бонкҳои аккредитатсияшуда интиқол дихад. Чунин ба назар мерасад, ки интиқоли бемузд, ба монанди ҳадя кардан, аз ҷумла ба мақсадҳои ҳайрия, бояд аз чунин маҳдудиятҳо озод бошад. Аммо, тибқи банди 13 моддаи 8-и Конуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”, ҳадя кардани сарватҳои асъорӣ бидуни иштироки бонк дар Тоҷикистон танҳо ба манфиати давлат, мақомоти он, мақомоти маҳаллии ҳудидоракунӣ, инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ иҷозат дода мешавад. Илова бар ин, барои анҷоми

муомилотҳои асосии асъорӣ худи бонк бояд иҷозатномаи маҳсус барои анҷоми чунин амалиётҳо дошта бошад.

Дар доираи Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи асъори хориҷӣ ҳамчун воситаи пардоҳт танҳо дар ҳолатҳои имконпазир аст, ки дар Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” пешбинӣ шудаанд. Чунин ҳисоббаробаркуниҳо аксар вақт барои дастигирии фаъолияти тиҷоратӣ дар соҳаи тиҷорати байналмилаӣ талаб карда мешаванд, ки барои соҳибкорон зарурати ҳаётӣ мегарданд. Барои хифзи афзалиятҳои миллӣ низоми маҳсуси назорати муомилотҳои асъорӣ таъсис дода шудааст. Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” интиқоли ҳуқуқҳои соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулкро ба шахсони дигар бидуни гузариши ҳуқуқи моликияти иҷозат медиҳад. Дар ин маъно, интиқоли ҳуқуқҳои соҳибӣ ва истифодаи асъори хориҷӣ, масалан, барои мақсадҳои намоишӣ ё дигар ҳадафҳо, метавонад тавассути созишномаҳои иҷора ё қарз амалӣ шавад, гарчанде чунин ҳолатҳо баъзан дар миёни ҳуқуқшиносон баҳсҳо ба миён меоранд. Чунин созишномаҳо уҳдадориҳои марбут ба сарватҳои асъориро эҷод намекунанд, зеро дар ин замона асъори хориҷӣ ҳамчун молу мулки одӣ, на ҳамчун дороии асъорӣ дар маънои қонун қабул мешавад.

Имконияти ихтиёрдории сарватҳои асъорӣ метавонад тавассути созишномаҳои супориш, комиссия, агентӣ ё идоракунии боэътиимод, ки аз ҷониби вакил, комиссioner, агент ё мудири боэътиимод иҷро мешаванд, амалӣ гардад. Ин муносибатҳо дар доираи уҳдадориҳои марбут ба муомилоти сарватҳои асъорӣ ташаккул ёфта, табииати мурakkabi ҳамкории одамон бо воситаҳои молиявиро инъикос мекунанд.

Илова бар ин, арзишҳои асъорӣ метавонанд ҳамчун моликияти умумии саҳмӣ дар доираи шартномаи фаъолияти муштарак эътироф шаванд, агар қонун ё шартнома тартиби дигареро пешбинӣ накунад. Дар чунин ҳолатҳо, яке аз шарикон метавонад аз номи ҳамаи

шарикон бо ваколат амал карда, муносибатҳои хуқуқии маданиро бо шахсони сеюм муқаррар намояд. Ин шарик хуқуки ихтиёрдории арзишҳои асъориро ба манфиати фаъолияти муштарақ истифода мебарад ва шарикон ин хуқуқро аз номи шарикӣ амалӣ мекунанд.

Имкони интиқоли сарватҳои асъорӣ ба шахсони дигар бидуни додани хуқуқҳои воқеӣ ё дигар хуқуқҳои хуқуқӣ, масалан, тавассути созишномаҳои нигоҳдорӣ ё дигар шартномаҳо, вучуд дорад, агар чунин амалҳо ба меъёрҳои амалкунандай хуқуқӣ мухолифат накунанд. Чунин созишномаҳо уҳдадориҳои марбут ба дороиҳои асъориро ба миён намеоранд, ба ду сабаб: якум, дар онҳо сарватҳои асъорӣ ҳамчун молу мулки одӣ баррасӣ мешаванд; дуюм, интиқол дар асоси воқеӣ бидуни тағйири хуқуки моликият сурат мегирад. Масъалаи имкони истифодаи сарватҳои асъорӣ ҳамчун объекти гарав дар миёни хуқуқшиносон баҳсҳои зиёдеро ба миён меорад, аммо қобили қабули он дар банди 6 моддаи 1-и Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” ба таври возех муқаррар шудааст. Бояд маҳсус таъкид кард, ки хуқуки ихтиёрдорӣ, дар баробари дигар хуқуқҳои маҳдуд, се ҷанбаи асосиро фаро мегирад – соҳибӣ, истифода ва идоракунӣ, ки ҳам бо иродай соҳиб ва ҳам бо ҷаҳорҷӯбай қонунгузорӣ маҳдуд мешаванд. Азбаски ин хуқуқ бо даромад алокаманд аст, асъори хориҷӣ ва дигар воситаҳои молиявӣ объекти он мегарданд.

Ба ақидаи муҳаққиқ, фаҳмиши хуқуқи идоракунии муассир ҳамчун маҷмуи имкониятҳои соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулӯқ, аз ҷумла ҳамкориҳои молиявӣ, имкон медиҳад, ки хулоса карда шавад, ки хуқуқи моликият ва идоракунии муассир яdroи қобилияти хуқуқии маданиро ташкил медиҳанд ва замина барои иштироки фаъол дар муомилоти маданий мебошанд. Истифодаи истилоҳоти муродиф ва бозсозии сохтори ҷумлаҳо ҳангоми шарҳи ин меъёрҳо категорияҳои хуқуқиро шаффофтар ва барои доираи васеъ фахмотар мегардонад.

Бо назардошти таҳаввули қонунгузории маданӣ метавон тасдиқ кард, ки ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқҳои маҳдуни воқеӣ, ба монанди ҳуқуқи идоракуни мӯассир ё пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, нисбат ба сарватҳои асъорӣ заминаро барои мӯомилоти онҳо дар мӯомилоти маданӣ ташкил медиҳанд. Аммо дар ҳоли ҳозир танҳо қобилияти соҳиби сарватҳои асъорӣ будан бидуни маҳдудият амалӣ мешавад, дар ҳоле ки имкониятҳои истифода ва идоракунӣ, ки бо бастани уҳдадориҳои шартномавӣ алоқаманданд, аз ҷониби ҷаҳорҷӯбай қонунгузорӣ ба таври назаррас маҳдуд карда шудаанд.

Ҳамин тавр, аз нигоҳи ҷанбаҳои молумулкӣ мӯомилоти мадании арзишҳои асъорӣ метавон қайд кард, ки ҳуқуқҳои воқеӣ заминаи ҷанбаҳои молумулкӣ мӯомилоти мадании арзишҳои асъориро ташкил медиҳанд, зоро ҳуди гардиш танҳо дар сурати мавҷудият ва амалисозии ҳуқуқи моликият ба арзишҳои асъорӣ имконпазир аст.

Дар зербоби дуюми боби дуюм “**Омилҳои молу мулкию ҳуқуқии мӯомилоти мадании сарватҳои асъорӣ**” муаллиф ҷанбаҳои ҳуқуқӣ-молумулкӣ мӯомилоти мадании арзишҳои асъориро баррасӣ мекунад ва қайд менамояд, ки ҳуқуқҳои воқеӣ пойгоҳи онро ташкил медиҳанд, зоро ҳуди гардиш танҳо дар сурати мавҷудият ва амалисозии ҳуқуқи моликият ба сарватҳои асъорӣ имконпазир аст. Мувофиқи қисми 2 моддаи 150-и Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқи моликият ба арзишҳои асъорӣ, мисли ҳар намуди дигари молу мулк, дар асосҳои умумӣ ҳифз карда мешавад. Соҳибони сарватҳои асъорӣ аз имкониятҳои номаҳдуд дар истифодаи онҳо, чи аз ҷиҳати ҳаҷм, ҳусусият ё доираи шаҳсоне, ки бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд, бархӯрдоранд. Қонунгузории маданӣ фаҳмиши ягонай ҳуқуқи истифодаи онро ташаккул додааст, ки онро ҳамчун қобилияти “Ба даст овардани афзалиятҳое аз объект, ки аҳаммияти иқтисодии онро ташкил медиҳанд” ё ҳамчун “Имконияти бо қонун кафолатдодашудаи ба даст овардани манфиат аз

объект дар чараёни истифодаи шахсӣ ё тичоратӣ” муайян мекунад. Дар заминаи пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва идоракунии муассир, ин ҳуқуқ амалисозии онро, аз ҷумла ба манфиати шахсони дигар ё созмонҳо, дар назар дорад. Ҳамин тавр, ҷузъи ҷудонашаванди ҳуқуқи истифода имконияти воқеии ба даст овардани ҳусусиятҳои арзишманди объект аст, ки бо шароитҳои воқеӣ мустаҳкам шудааст.

Роҳҳои ба даст овардани ин ҳусусиятҳои арзишманд аз сарватҳои асьорӣ аз намуди онҳо вобаста буда, тавассути амалҳои амалий мешаванд, ки барои ҳар як соҳиб ҳосанд. Дар аксари мавриҷҳо, ҷунин ҳусусиятҳо тавассути истифодаи гайрифаъол, ки талошҳои фаъолро талаб намекунад, ошкор мешаванд. Қарib ҳамаи намудҳои сарватҳои асьорӣ метавонанд воситаи ҷамъоварии сарват гарданд ва ба одамон дар нигоҳдорӣ ва афзоиши маблағҳояшон кумак кунанд. Асьори ҳориҷии нақд ва қофазҳои қиматноки ҳӯҷҷатӣ метавонанд истифодаи гайриодӣ пайдо кунанд, масалан, қисми коллексияи шахсӣ шаванд, ки онҳо барои соҳибаш арзиши ҳоса медиҳад. Бо вуҷуди ин, ҳусусиятҳои арзишманд сарватҳои асьорӣ метавонанд тавассути қадамҳои фаъол низ ошкор шаванд. Масалан, саҳмияҳо ба соҳиби худ (саҳмдор) ҳуқуқ ба як ҳиссаи фоиди ширкат дар шакли дивиденҷо, иштирок дар идоракунии ширкат тавассути амалҳое, ба мисли овозидҳӣ ва ба як қисми молу мулки боқимонда пас аз барҳамдиҳии ширкат медиҳанд. Ҳусусияти дигари муҳимми сарватҳои асьорӣ дар қобилияти онҳо барои осон кардани ҳамкориҳои тичоратӣ ва молиявӣ ифода меёбад. Дар гузашта, дар фарҳангҳои муҳталиф молҳои ҳамчун пул истифода мешуданд, ки ҳудашон ҳамеша манфиати мустақим надоштанд, аммо мубодиларо осон карда, зиндагии одамонро қулайтар мекарданд. Баъзе қофазҳои қиматнок, ба монанди вомбаргҳо, векселҳо ё чекҳо, низ ба суръат бахшидани ин равандҳо мусоидат мекунанд. Аммо ин ҳусусияти сарватҳои асьорӣ танҳо тавассути интиқоли онҳо ба шахси дигар дар ивази

манфиати моддии баробарарзиш амалй шуда метавонад, ки чунин муомилотро барои иштирокчиёни бозор муҳим мегардонад. Сарватҳои асъорӣ дорои хусусиятҳои арзишманданд ва ба даст овардани онҳо танҳо тавассути бастани уҳдадориҳои шартномавӣ, ба монанди қобилияти даромад овардан, таъмини фоида дар доираи идоракуни бозътиимод ё интиқол тавассути созишномаҳои қарзӣ ва дигар воситаҳои монанд имконпазир аст. Муҳим аст, ки таъкид шавад, ки роҳи маъмултарини татбики сарватҳои асъорӣ, маҳсусан асъори хориҷӣ ва қофазҳои қиматноки ҳисоббаробаркунӣ, дар интиқоли онҳо ифода меёбад, ки ин ҳуқуқи идоракуни ин сарватҳоро амалй мекунад.

Ба ақидаи муаллиф, ҳуқуқи ихтиёрдории арзишҳои асъорӣ метавонад тавассути шартномаҳои супориш, комиссия, шартномаҳои агентӣ ё идораи ба бовари асосёфтай молу мулк, ки аз ҷониби вакил, комиссар, агент ё мудири бозътиимод иҷро мешаванд, амалй гардад. Чунин муносибатҳо дар доираи уҳдадориҳои марбут ба арзишҳои асъорӣ ба миён меоянд. Илова бар ин, арзишҳои асъорӣ метавонанд ҳамчун моликияти умумии саҳмӣ дар доираи шартномаи фаъолияти муштарак эътироф шаванд, агар қонун ё шартнома тартиби дигареро пешбинӣ накунад. Дар чунин ҳолатҳо, яке аз шарикон метавонад аз номи ҳамаи шарикон бо ваколат амал карда, муносибатҳои ҳуқуқии маданиро бо шахсони сеюм муқаррар намояд. Ин шарик ҳуқуқи ихтиёрдории арзишҳои асъориро ба манфиати фаъолияти муштарак истифода мебарад, ва шарикон ин ҳуқуқро аз номи шарикӣ амалй мекунанд.

Боби сеюми таҳқиқоти диссертатсионӣ “Уҳдадориҳои оид ба сарватҳои асъорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни он” ном дорад. Дар ин бахш ҷанбаҳои калидии табииати ҳуқуқии уҳдадориҳое, ки нисбат ба сарватҳои асъорӣ ба миён меоянд, инчунин механизмҳое, ки ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳамаи тарафҳои дар муомилоти мадании онҳо иштирокдоштаро таъмин мекунанд, ба таври муфассал таҳлил карда мешаванд.

Дар зербоби аввали боби сеюм “Мохияти уҳдадориҳо оид ба сарватҳои асъорӣ” муаллиф табииати ҳуқукии уҳдадориҳое, ки бо арзишҳои асъорӣ алоқаманданд, таҳлил мекунад ва қайд менамояд, ки дар қонунгузории муосири мадани фаҳмиши умумии уҳдадориҳо, мохияти онҳо ва пешшартҳои бамиёномада ташаккул ёфтааст.

Уҳдадориҳои асъорӣ дар асоси қонунҳо, созишномаҳо ё амалҳои тарафҳо ба миён меоянд, ки ҳуқук ва уҳдадориҳои тарафҳоро ба таври возех мукаррар мекунанд. Масалан, шартнома байни як таъминкунандай тоҷик ва ҳаридори фаронсавӣ метавонад таъминкунандаро вазифадор кунад, ки моли муайянро таъмин кунад ва ҳаридорро – онро бо евро пардоҳт намояд. Дар Тоҷикистон Кодекси мадани имкони бастани чунин аҳдро дар асоси қонунгузории мувоғиқ фароҳам меорад, ки пешӯишавандагии муомилоти асъориро таъмин мекунад. Уҳдадориҳои асъорӣ берун аз амалиётҳои тичоратӣ низ вучуд доранд ва ба молия ё андозҳо даҳл доранд. Масалан, як ширкати қазоқистонӣ, ки бо доллар кор мекунад, вазифадор аст андозҳоро бо пули миллӣ пардоҳт кунад, ки ин аз ҷониби Кодекси андози ҶТ танзим мешавад. Ҳамин тавр, уҳдадориҳои асъорӣ ҳуқуки маданиро бо дигар соҳаҳо мепайвандад ва низоми муҳимро ташкил медиҳад.

Ду равиш ба фаҳмиши уҳдадориҳои асъорӣ фарқ карда мешавад: маҳдуд ва васеъ. Дар маҷмуъ, ҳар ду равиш – маҳдуд ва васеъ ба натиҷаи муштараки уҳдадориҳои асъорӣ тасниф шудаанд. Бо вучуди ин, равиши маҳдуд, сарфи назар аз хусусияти мушаххаси худ, барои муҳити тичоратӣ афзалтар аст, зоро шаффоғият ва пайдарҳамии шариконро таъмин мекунад. Равиши васеъ, дар айни замон, ба воқеяят наздиктар аст, зоро заҳираҳои асъорӣ на танҳо манбаи асосии муомилоти хусусӣ, балки афзалияти мустақили давлат аз ҷиҳати истифодаи маблағҳои давлатӣ ва муқовимат бо қаллобии молиявӣ мебошанд. Ин метавонад тавассути бастани онҳо, дастрасии озод, истифода, додани қарз, иҷораи зерсоҳтор ё ташаккули шартномаҳои пешниҳод шавад, ки дар онҳо

шартҳои ичрои уҳдадориҳо байни тарафҳо имкониятҳои умумии яқвақта бо маҷмуи тағйирнашавандай тағйиротро дар бар мегиранд.

Дар ин ҳолат, тарафҳо ҳуқуқ доранд, ки дар бораи миқдор, шартҳои интиқоли маблағҳои асъорӣ, муҳлатҳо ва дигар ҷузъиёти ичрои уҳдадорӣ озодона созиш кунанд, ба шарте ки талаботи қонунгузории амалкунанда риоя карда шавад. Танзими шартномавӣ ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки шароити барои вазъияти онҳо муфидтаринро эҷод кунанд, ки ин намуди уҳдадориҳоро дар амалияи муомилотҳои асъории байналмилалӣ ва байнидавлатӣ васеъ паҳншуда мегардонад.

Уҳдадориҳои бешарт (ғайришартномавӣ) – уҳдадориҳо мебошанд, ки дар асоси меъёрҳои қонун ё омезиши онҳо бо иродаи тарафҳо ба миён меоянд, аммо созиши пешакии шартҳо байни иштирокчиёни муомилотро талаб намекунанд. Ин уҳдадориҳо дар ҳолате ба миён меоянд, ки қонунгузорӣ зарурати ичрои амалҳои муайянро новобаста аз иродаи тарафҳо пешбинӣ мекунад. Масалан, уҳдадориҳои андозӣ, уҳдадориҳо оид ба пардохти бочҳо, ҷаримаҳо ё дигар уҳдадориҳо, ки аз меъёрҳои маъмурӣ ва молиявӣ бармеоянд. Чунин уҳдадориҳо аз ниятҳо ё созишномаҳои тарафҳо вобаста нестанд ва танҳо мувофиқи талаботи қонун ичро мешаванд. Дар заминай гардиши асъорӣ, ин метавонад бо уҳдадории резидентҳои кишвар барои мубодилаи асъор бо нархи расмӣ ё бо уҳдадории бонкҳо барои анҷоми интиқолҳо тибқи амалиётҳои асъории муқаррарнамудаи мақомоти давлатӣ алоқаманд бошад. Уҳдадориҳои бешарт дар нигоҳ доштани устувории низоми иқтисодӣ нақши муҳим доранд, зеро онҳо ҳар гуна шубҳаҳо ё номувофиқатиҳоро байни тарафҳо, ки дар натиҷаи татбиқи қонунгузорӣ ба миён меоянд, бартараф мекунанд.

Ҳамин тавр, тақсимоти уҳдадориҳои пулӣ ба шартномавӣ ва бешарт имкон медиҳад, ки табииати ҳуқуқии уҳдадориҳои гуногун дар соҳаи гардиши асъорӣ амиқтар фаҳмида шавад. Он аҳаммияти риояи

созишиномаҳои хусусӣ ва уҳдадориҳое, ки аз ҷониби қонунгузории давлатӣ муайян шудаанд, таъкид мекунад. Ин категорияҳои уҳдадориҳо пойгоҳи ташаккули танзими ҳуқуқии амалиётҳои асъориро ташкил дода, устувории ҳуқуқӣ ва пешгӯишавандагиро дар муносибатҳои молиявӣ байни иштирокчиёни бозори асъор таъмин мекунанд.

Дар зербоби дуюми боби сеюм “Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти мадании сарватҳои асъорӣ” низоме, ки ҳифзи боэътиномид ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии тамоми шахсон ва созмонҳои иштироккунанда дар равандҳои муомилоти захираҳои асъориро кафолат медиҳад, ба таври муфассал ошкор шудааст.

Дар доираи ин бахш дикқат ба аҳаммияти эҷоди соҳтори ҳуқуқие равона шудааст, ки устуворӣ ва амнияти чунин амалиётҳоро таъмин намуда, иштирокчиёни ин равандҳоро аз нақзи эҳтимолии ҳуқуқҳояшон муҳофизат мекунад.

Муаллиф таъкид мекунад, ки ҳифзи ҳуқуқи иштирокчиёни муомилоти асъорӣ дар тартиби қатъии муқаррарнамудаи қонунгузорӣ амалӣ карда мешавад. Ин раванд ҳам воситаҳои нигоҳдории интизоми ҳуқуқиро дар сатҳи соҳторҳои давлатӣ ва ҳам механизмҳоро дар бар мегирад, ки ба шаҳрвандон ва созмонҳо имкон медиҳанд ҳуқуқҳои қонунии худро ҳимоя кунанд. Хусусияти ҷолиб дар он аст, ки пойгоҳи меъёрӣ тавозунро байни ҳифзи афзалиятҳои умумидавлатӣ ва ҳимояи манфиатҳои субъектҳои алоҳида таъмин мекунад, ки табиати дучонибаи идоракуниро дар соҳаи ҳаракати захираҳои асъорӣ инъикос менамояд.

Дар айни замон, давлат дар ин раванд нақши муҳим дорад. Назорати бозори асъор, мубориза бо шустушӯи пул ва маблағузории терроризм, инчунин иҷрои уҳдадориҳо дар назди созмонҳои Байналмилалӣ, ба монанди Ҳазинаи Байналмилалии Асъор, риояи вазифаҳоро таъмин мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ҳадамот иҷрои меъёрҳои ҳуқуқии муомилоти асъорӣ ва қарзиро назорат мекунанд. Масалан, санчишҳои пурзӯр дар соли

гузашта ба пешгирии интиқоли ғайриқонунии маблағхо ба хорича күмак кард, ки интизоми молиявиро дар кишвар беҳтар намуд. Бо вуҷуди ин, хифзи ҳуқуки иштирокчиёни бозор – ширкатҳо ва шахсони воқеӣ нақши камаҳаммият надорад.

Дар баробари ин, ёфтани тавозун байни манфиатҳои давлатӣ ва ҳусусӣ воқеан вазифаи душвор аст, ки ба роҳ рафтани дар ресмони таноб монанд аст. Чораҳои аз ҳад саҳт, ба монанди санчишҳои пурзӯр ё коҳиши назорати шарикон, метавонанд соҳибкории хурдро маҳв кунанд. Дар айни замон, назорати нокофӣ барои қаллобии молиявии гуногун шароит фароҳам меорад. Қонунҳои чандир ва равандҳои тез асоси бозори босифатро ташкил медиҳанд, аммо барои ҷорӣ кардани онҳо вақт, захираҳо ва иродан сиёсӣ зарур аст.

Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти мадании марбут ба сарватҳои асъорӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳсусан қонунгузории маданий ва соҳибкорӣ, танзим карда мешавад. Ин ҳифз тавассути татбиқи меъёрҳо, воситаҳо ва механизмҳои ҳуқуқии мувофиқ амалӣ мегардад. Дар ин ҳолат, ҳам манфиатҳои ҷамъиятӣ ва ҳам манфиатҳои ҳусусӣ, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ даҳл доранд, ба назар гирифта мешаванд. Ин муносибатҳо аз ҷониби қонунгузории маҳсуси соҳавӣ, аз ҷумла қонунҳо дар бораи танзими асъор, танзим карда мешаванд. Амалисозии ҳуқуқҳои субъективии маданий дар ҳар давлат аз мавҷудияти шароитҳои мусоиди ҳуқуқӣ вобаста аст. Дар сурати вайрон ё баҳс дар бораи ин ҳуқуқҳо, чораҳои қонунӣ барои барқарорсозӣ ё эътирофи ҳуқуқ ва манфиатҳои субъектҳо татбиқ мешаванд. Ҷунин чораҳо метавонанд мурофиаи судӣ, барқарорсозии ҳуқуқи вайроншуда ё дигар механизмҳои ҳифзро дар бар гиранд. Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни амалиётҳои асъорӣ на танҳо ба таъмини адолат дар муносибатҳои маданий, балки ба нигоҳдории устувории иқтисодӣ ва эътиmod ба низоми молиявии кишвар мусоидат мекунад. Механизмҳои ҳуқуқии пешбинишуда, ба монанди ҳифзи

судй ва танзими қонунгузорй, ба иштирокчиёни муомилот имкон медиҳанд, ки хуқуқхои худро ба таври муассир хифз кунанд ва аз амалиётҳои ғайриқонунӣ муҳофизат шаванд. Истифодаи ибораҳои муродиф ва тағири соҳтори чумлаҳо ҳангоми тавсифи ин меъёрҳо матнро барои доираи васеи хонандагон фаҳмотар ва дастрастар мегардонад.

Ба ақидаи муаллиф, хифзи хуқуқи иштирокчиёни муомилоти маданий сарватҳои асъорй раванди бисёрсатҳа аст, ки ҳам таъмини риояи манфиатҳои давлатӣ ва ҳам пешниҳоди механизмҳои инфиродии хифзо дар бар мегирад. Ин муомилоти асъориро барои ҳамаи иштирокчиёнаш пешгӯишаванд, бехатар ва устувор мегардонад ва ба рушди муносибатҳои молиявӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ мусоидат мекунад.

Муаллиф ду шакли хифзи хуқуқҳои вайроншударо чудо мекунад:

– Шакли юрисдиксионӣ (хифзи хуқуқӣ тавассути мақомоти давлатӣ), ки вақте шаҳс ба суд ё дигар мақоми салоҳиятдор барои хифзи хуқуқҳояш муроҷиат мекунад, татбиқ мешавад;

– Ҳифзи ғайрисудӣ ғайриюрисдиксионӣ, ки вақте тарафҳо баҳсро бидуни муроҷиат ба мақомоти давлатӣ ҳал мекунанд (агар вайронанда ихтиёран розӣ шавад, ки вайронкуниро бартараф кунад ё зарари расонидашударо ҷуброн намояд), ба миён меояд.

Муаллиф роҳҳои гуногуни хифзи хуқуқҳои маданиро таҳлил мекунад, ки дар байни онҳо зеринро чудо мекунад:

– Эътирофи беътибор будани муомилоти баҳснок ва татбиқи оқибатҳои беътибории онҳо.

– Барқарорсозии вазъи хуқуқие, ки пеш аз вайронкуни хуқуқ вучуд дошт.

– Ҷуброни зарари моддӣ ва талафоте, ки дар натиҷаи вайронкуни уҳдадориҳо ба миён омадаанд.

– Баҳс дар бораи санадҳои мақомоти давлатӣ ё мақомоти маҳаллии худидоракунӣ, агар қарорҳои онҳо хуқуқи шахсони воқеӣ ё хуқуқӣ дар соҳаи муносибатҳои асъориро вайрон кунанд.

Қайд мешавад, ки баҳс дар бораи санадҳои меъёрии мақомоти давлатӣ яке аз механизмҳои бештар истифодашавандай ҳифзи ҳуқуқҳои асьорӣ дар амалия аст.

Муаллиф инчунин имкони худмуҳофизати ҳуқуқҳо (барқарорсозии мустақилонаи ҳуқуқи вайроншуда бидуни муроҷиат ба суд)-ро баррасӣ мекунад, аммо қайд менамояд, ки дар соҳаи муносибатҳои асьорӣ ин роҳи ҳифз ба таври истиснӣ кам истифода мешавад.

Мувофиқи моддаи 13-и Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, худмуҳофизати ҳуқуқҳои маданий иҷозат дода мешавад, аммо роҳҳои чунин ҳифз бояд ба вайронкуни ҳуқуқ мутаносиб бошанд: набояд аз доираи ҷораҳои зарурӣ барои пешгирии он берун раванд.

Ҳамин тавр, муаллиф ба ҳулоса меояд, ки такмили механизмҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи иштирокчиёни муомилоти асьорӣ вазифаи муҳим барои баланд бардоштани устувории танзими асьор ва амалияи татбиқи ҳуқуқ дар Тоҷикистон мебошад.

ХУЛОСА

Назорат бар равандҳои тақсимот ва истифодаи захираҳои пулӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд устувор ва фаъол бошад. Стратегияи молиявию қарзии ҳар давлат ҳамеша ба таҳқими воҳиди пулии миллӣ, устуворсозӣ ва ҳифзи бозори доҳилии амалиётҳои асьорӣ, ҷорӣ кардани ҷораҳои маҳдудкунанда барои асьорҳои гароншаванда ё арzonшаванда ҳангоми иҷрои нақши танзимкунандаи механизмҳои молиявӣ нигаронида шудааст. Он инчунин ба пешгирий аз интиқоли гайрирасмӣ ва қонунии сармоя ба ҳориҷи кишвар, риояи устуворӣ ва пешгӯишавандагии ташаккули тавозуни пардохтҳо равона аст. Стратегияи молиявии аз ҷониби давлат амалишаванда пешакӣ самти рушди фаъолияти танзимкунандаро, ки дар соҳаи муносибатҳои асьорӣ ташаккул мейбад, муайян мекунад. Пул, аз рӯи табииати ҳуд, қобилияти муқаррар кардани арзиши молҳо, захираҳо барои амалисозӣ ва мубодила дар равандҳои иқтисодиро дорад. Давлат онҳоро бо мақоми

максуси хукуқии аломати пули нақд муайян карда, ҳамчун ягона воҳиди қонунии пардохти миллӣ муайян мекунад. Муносибатҳои асъорӣ дар соҳтори хукуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши бузургро ташкил медиҳанд. Ба онҳо муносибатҳои байни шаҳрвандон ва корхонаҳо доҳил мешаванд, ки бо ворид кардани асъори хориҷӣ ба низоми иқтисодии корхона, машғул шудан бо муомилотҳои асъорӣ, инчунин заҳираҳои молӣ-ашёй ба хориҷа алоқаманданд.

Муҳим аст, ки таъқид шавад, ки ҳамкориҳои марбут ба асъорҳо дар шакли кунунии худ танҳо дар гузаштаи наздик шакл гирифтаанд, ки ин ба таври ҷиддӣ ба равишҳои танзими ҳукуқии онҳо таъсир мерасонад ва ба зиндагии одамоне, ки дар ин равандҳо иштирок мекунанд, даҳл дорад. Дар айни замон, қариб дар ҳамаи қишварҳо норасоии меъёрҳои ҳукуқие мушоҳида мешавад, ки муносибатҳои пулиро дар доҳили давлат танзим мекунанд, аз ҷумла мушкилот бо тасдиқи меъёрҳои байнамилалии ҳукуқӣ дар соҳаи муносибатҳои қарзию пулий ва принципҳои ҳукуқии байнамилалии асъор.

Ҷанбаи марказии идорақунии равандҳои асъорӣ ҷораҳои маҳдудқунанда дар соҳаи муомилотҳои асъорӣ мебошанд, ки бо меъёрҳои ҳукуқи молиявӣ ва маъмурӣ танзим шуда, дар муайян кардани сарҳадҳои имкониятҳои ҳукуқии резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ҳам дар қаламрави давлат ва ҳам берун аз он зоҳир мешаванд.

Нуктаҳои илмӣ ва назариявӣ

Дар натиҷаи таҳқиқоти анҷомдодашуда муаллиф ба ҳулосаҳои зерин омадааст:

1. Асъор ҳамчун воситаи универсалии пардохт муайян карда мешавад, ки барои мубодила ба молҳо (ҳидматҳо) ва пардохти уҳдадориҳои қарзӣ истифода мешавад. Мувофиқи ин, танзими муассири ҳукуқии муомилоти сарватҳои асъорӣ омили калидии таъмини устувории пули миллӣ мебошад. [З-М].

2. Муомилоти сарватҳои асъорӣ соҳтори мураккаби ҳукуқӣ аст, ки унсури асосии низоми танзими асъориро ташкил медиҳад. Он назорат бар муносибатҳои асъориро

дар доираи сиёсати пулию қарзии давлатӣ таъмин мекунад. Ин раванд маҷмуи мураккаби қадамҳои ҳуқуқӣ ва амалиро ифода мекунад, ки иштирокчиёни муносибатҳои асъорӣ барои ба даст овардан, табдил ё аз даст додани ҳуқуқ ба захираҳои асъорӣ анҷом медиҳанд ва бо ин роҳ шабакаи зиндаи ҳамкориҳои молиявиро ташаккул медиҳанд. Дар доираи он, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, хоҳ сокинони маҳаллӣ бошанд ва хоҳ шарикони хориҷӣ, ҳисоббаробаркуниҳои молиявиро анҷом медиҳанд, интиқолҳои байналмилалии пулро ташкил мекунанд ва муомилот бо қоғазҳои қиматноки давлатӣ анҷом медиҳанд, ки роҳро барои фаъолияти иқтисодӣ мекушояд. [2-М].

3. Асъори ракамиӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба дороиҳои сармоягузорӣ баробар аст. Он на танҳо дар соҳаи тиҷорат, балки ҳамчун воситаи қарздиҳӣ, сармоягузорӣ ва дигар амалиётҳои молиявӣ истифода шуда метавонад.

4. Сарватҳои асъорӣ дороиҳое мебошанд, ки бевосита дар пардохтҳои байналмилалӣ истифода мешаванд. Ин метавонад асъори хориҷӣ – доллар, евро, фунт ё асъорҳои қишиварҳои дигар бошад, ё қоғазҳои қиматноки марбут ба онҳо, масалан, вомбаргҳо бо франки швейтсарӣ. Ба намуди сарватҳои асъорӣ албатта набояд металлҳои қиматбаҳо, ба монанди тилло, ё сангҳо, масалан, алмосҳо доҳил карда шаванд. Ин ашёҳо муддати тулонӣ ҳамчун воситаи универсалии ҳисоббаробаркунӣ истифода намешаванд. Маълумот дар бораи онҳо ба ҷадвали ҳисботӣ ё, ба ибораи дигар, ба “нумератор” интиқол дода мешавад. Ширкатҳои ҷопонӣ ва олмонӣ евро ё долларро қабул мекунанд, на тиллои қулбшакл. Маҳдуд кардани истилоҳ бо сарватҳое, ки бевосита барои ҳисоббаробаркунӣ мувофиқанд, танзимро осон мекунад ва муомиларо фаҳмотар мегардонад. Аммо чунин маҳдудият боиси баҳсҳо ҳоҳад шуд, зеро тиллоро аз таркиби сарватҳо хориҷ кардан барои баъзе қишиварҳо, ки онро ҳамчун захираи стратегӣ мешуморанд, мушкил аст. Провайдерҳои ҷаҳонӣ бояд ба қонунгузорон дар бораи зарурати фарқияти возех байни сарватҳои молӣ ва асъорӣ ёдовар шаванд.

5. Маҳдудияти асьорӣ. Он пойгоҳи низоми назорати асьориро ташкил дода, барои устувории соҳаи иқтисодӣ, муомилоти муваффаки асьори худӣ ва танзими воҳидҳои хориҷии муомила хидмат мекунад. Маънои маҳдудиятҳо ба қоиди зерин хулоса мешавад: чӣ кор кардан мумкин аст ва чӣ кор дар қадом ҳаҷм комилан манъ аст. Чунин чораҳо иқтисодро дар бӯҳронҳо ҳифз мекунанд, аммо талаботи аз ҳад саҳт метавонанд сармоягузоронро боздорад. Масалан, маҳдудият дар интиқоли сармоя метавонад баҳши бозорро начот дихад, аммо сармоягузориҳои хориҷиро мушкил мекунад. Аз ин рӯ, чунин маҷмуъ ба равиши бодиқат ниёз дорад, то устувориро таъмин кунад ва ба рушди иқтисодӣ монеъ нашавад. [4-М].

6. Сарватҳои асьорӣ. Ба ин категория унсурҳое дохил мешаванд, ки дар санадҳои ҳуқуқии ҳар давлат зикр шудаанд. Одатан, ин асьори хориҷӣ – долларҳо ва коғазҳои қиматнок бо фунтҳо мебошанд. Дар пайи онҳо дороиҳои моддӣ, ба монанди тилло ё сангҳои қиматбаҳо қарор доранд. Масалан, алмосҳо дар Зимбабве барои назорати содироти онҳо ҳамчун сарватҳои асьорӣ ба ҳисоб мераванд. Инро бо асбоби мусиқӣ муқоиса кардан мумкин аст: ҳар давлат садои ҳудро танзим мекунад. Кишварҳои Африқо тиллоро ба шакли тангаҳо табдил медиҳанд, то ба бозорҳо ворид шаванд, аммо ин бо шарикони байналмилалӣ, ки манфиатҳояшон бо асьори хориҷӣ ифода мешаванд, ҳамкориро мушкил мекунад. Давлатҳо бояд ба таври возех шарҳ диханд, ки қадом чиз ба дороиҳои бонки марказӣ дохил мешавад ва қадоме ба фурӯшҳои тиҷоратӣ марбут аст.

7. Бозорҳои асьорӣ вазифаи ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ, кам кардани ҳавфҳои асьорӣ, диверсификатсияи захираҳо ва интервенсияҳои асьорӣ, инчунин эҷоди имкониятҳо барои ба даст овардани фоидаро иҷро мекунанд. Иштирокчиёни онҳо бонкҳо, ширкатҳои сармоягузорӣ, биржаҳои фондӣ, созмонҳои молиявии хориҷӣ ва соҳторҳои брокерӣ мебошанд, ки бо амалиётҳои асьорӣ машғуланд. [5-М].

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ

1. Зарур аст, ки ба Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” аз 13 июни соли 2013, №964 тағйироти қонунгузорӣ ворид карда шавад, то истилоҳи “амалиётҳои асъорӣ” бо “харакати заҳираҳои асъорӣ” иваз гардад, зеро тавсифи қунуни ин механизм ҳамчун соҳтор тафсири маҳдуди онро инъикос мекунад, ки метавонад ба озодсозии иқтидори тичоратӣ дар соҳаи воситаҳои асъорӣ монеъ шавад. [1-М].

2. Инчунин метавон ворид кардани тағйирот ба Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” аз 13 июни соли 2013, №964-ро баррасӣ кард, тавассути ҷорӣ намудани мавқеи нав дар моддаи 8.1 ва инъикоси анклавҳои зерин: “идоракунии харакати ҷараёни асъорӣ ба намудҳои зерин тақсим мешавад: муомилоти гайримолиявӣ... заҳираҳои асъорӣ, ки ҳамчун воситаи мубодила ҳидмат мекунанд;... барои мақсадҳои ҳисоббаробарқунӣ истифодашаванд”.

ФЕҲРИСТИ НАШРИЯҲОИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

I. Мақолаҳо, ки дар мачаллаҳои баррасишаванда ва тавсиядодаи Комиссияи олии аттестаціонӣ назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

[1-М]. Каримов, Ҳ.С. Табиати ҳуқуқии муомилоти мадании сарватҳои асъорӣ [Матн] / Ҳ. С. Каримов // Мачаллаи илмӣ-иттилоотии ҳаёти ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2020. – №4 (23). – С. 174-178; ISSN 2307 – 5198.

[2-М]. Каримов, Ҳ.С. Доир ба баязе масъалаҳои мағҳум ва мавзуу ҳуқуқи асъор [Матн] / Ҳ. С. Каримов // Мачаллаи илмӣ-амалии давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2022. – №3 (27). – С.190-198; ISSN 2414 – 9217.

[3-М]. Мансурӣ, Ш.Ҷ., Каримов, Ҳ.С. Маҳмашарифзода, А.М. Дар бораи мағҳум ва таснифоти уҳдадориҳои пулӣ [Матн] / Ш.Ҷ., Мансуров, Ҳ.С.Каримов, А.М. Маҳмашарифзода // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2023. – №1(45). – С.134-138; ISSN –2305-0535.

[4-М]. Мирзозода, П.З., Каримов, Х.С. Омилҳои молу мулкию ҳуқуқии муомилоти маданий сарватҳои асъорӣ [Матн] / П.З. Мирзозода, Х.С. Каримов// Мачаллаи илмӣ-иттилоотии ҳаёти ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2024. – №2 (46). – С.81-90; ISSN 2307 – 5198.

П. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ ҷоп шудаанд:

[5-М]. Каримов, Х. С. Танзими ҳукуки асъор [Матн] / Х. С. Каримов // Материалы шестой международной научно – практической студенческой конференции на тему: “Актуальные вопросы юриспруденции”, (26 апреля 2019 года). – Душанбе: РТСУ, 2019. – С. 102-104.

[6-М]. Каримов, Х.С. Моҳияти иқтисодӣ ва ҳуқуқии сарватҳои асъорӣ [Матн] / Х.С. Каримов // Маводҳои конференсияи байналмилали илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуқи миллӣ, заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ” баҳшида ба 25-солагии қабули Конститутсияи ҶТ ва “70-солагии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ” – Душанбе, 2019. – С.351-353.

[7-М]. Каримов, Х.С. Танзими ҳукукии бозори асъор [Матн] / Х.С. Каримов // Маводҳои конференсияи ҷумхуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2019-2021) ва “400-солагии Миробид Сайидо Насафӣ” – Душанбе, 2019. – С.136-138.

[8-М]. Каримов, Х.С. Мағҳум ва моҳияти пул ҳамчун арзиши асъорӣ [Матн] / Х.С. Каримов // Маводи конференсияи илмию амалии ҷумхуриявӣ дар мавзуи “Мастьалаҳои мубрами қонунгузорӣ оид ба рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” (8-уми октябрини соли 2020). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. – С. 133-136.

[9-М]. Каримов, Х.С. Ҳуқуқи уҳдадорӣ оид ба сарватҳои асъорӣ [Матн] / Х. С. Каримов // Мачаллаи илмӣ-амалии давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2020. – №4 (20). – С. 155-160; ISSN 2414 – 9217.

[10-М]. Каримов, Х.С. Омилҳои амволию ҳуқуқии муомилоти маданий сарватҳои асъорӣ [Матн] / Х. С.

Каримов // Нашрияи солонаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ (маводи конференсияи илмии ҷумхурӣӣ баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 80-солагии доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон Шомурат Менглиев) – Душанбе, 2021. – С. 131–135.

[11-М]. Каримов, Ҳ. С. Ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти мадании арзишҳои асьорӣ [Матн] / Ҳ. С. Каримов // Маводҳои конференсияи ҷумхурӣӣ илмию амалӣ дар мавзӯи “Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидай соҳибкорӣ” аз 7-уми октябриси соли 2021. – Душанбе: «Матбааи ДМТ», 2021. – С.230-233.

[12-М]. Каримов, Ҳ. С. Танзими ҳуқуқии асьор [Матн] / Ҳ. С. Каримов // Маводҳои конференсияи ҷумхурӣӣ илмию назариявии ҳайати устодони кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тичорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ баҳшида ба “75-солагии Доғишгоҳи Миллии Тоҷикистон”, “115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров, “Соли 2023 – соли забони русӣ” ва “соли 2025 – Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо”. – Душанбе, 2023. – С.160 -166.

[13-М]. Каримов, Ҳ.С. Оид ба баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии асьор дар ҔТ [Матн] / Ҳ.С. Каримов // Маводи конференсияи умумидонишгоҳии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони факултети ҳуқуқшиносии Доғишгоҳи Миллии Тоҷикистон баҳшида ба “30-юмин согарди қабули Конститусияи Ҷумхурӣ Тоҷикистон”, “Соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020 – 2040)” Душанбе, 2024. – С.203-208.

III. Воситаи таълимӣ:

[14-М]. Сангинов, Д.Ш., Азамқулов, Ф.Ҳ., Каримов, Ҳ.С., Раҷабзода, Ҳ.Р. Ҳуқуқи асьори Ҷумхурӣ Тоҷикистон. Васоити таълимӣ. [Матн] / Д..Ш. Сангинов, Ф. Ҳ. Азамқулов, Ҳ. С. Каримов, Ҳ. Р. Раҷабзода. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 144 с.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК: 347.73 (575.3)

ББК: 67.99 (2Т) 2

К – 23

КАРИМЗОДА ХУРШЕД САФОМУДИН

**ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского и коммерческого права юридического факультета Таджикского национального университета

Научный руководитель: Мирзозода Парвон Зайналобудин – доктор юридических наук, декан юридического факультета ТНУ

Официальные оппоненты: Аминова Фарида Махмадаминовна – доктор юридических наук, заведующая кафедрой международного права и сравнительного правоведения юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета; Мирзоев Парвиз Исройлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и экономического права юридического факультета Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

Ведущее учреждение: Таджикский государственный финансово-экономический университет (г. Душанбе)

Защита диссертации состоится «26» августа 2025 года, в 10⁰⁰ часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, зал диссертационного совета юридического факультета ТНУ).

Ознакомиться с содержанием диссертации можно на сайте www.tnu.tj и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан: «___» 2025 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент

Кадиров Н.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Вопросы валютного регулирования занимают ключевое место в правовой системе, поскольку затрагивают сложный и многоуровневый комплекс экономических и юридических взаимоотношений. Валютные правоотношения охватывают широкий спектр взаимодействий, включая операции между предпринимательскими субъектами, а также сделки физических лиц, связанные с ввозом и вывозом иностранной валюты, управлением валютными активами внутри страны. Кроме того, значимую роль в этой сфере играют государственные и общественные структуры, осуществляющие контроль за валютным обращением, что подчеркивает особую значимость данной темы.

Президент Республики Таджикистан в своем Послании Парламенту от 26 апреля 2013 года отметил необходимость совершенствования макроэкономической политики, снижения банковских ставок, развития кредитных и валютных рынков, а также укрепления международных резервов. В течение последних семи лет объем межбанковских валютных операций увеличился в 836 раз, а валютные резервы страны возросли в 4,3 раза. Однако, несмотря на эти достижения, модернизация банковского сектора остается важной задачей. Ключевыми направлениями реформ являются внедрение цифровых финансовых технологий, усиление прозрачности банковских операций и проведение финансового мониторинга, что способствует легализации хозяйственной деятельности, снижению теневого оборота и минимизации коррупционных рисков [3].

Гражданско-правовой аспект валютных правоотношений проявляется в регулировании имущественных операций между экономическими субъектами. Такие правоотношения включают владение, использование и распоряжение валютными ценностями, а также случаи обращения национальной валюты и государственных ценных бумаг. С точки зрения юридической квалификации, данные отношения носят имущественный характер и подчиняются гражданскому законодательству. При этом ключевыми элементами

валютного регулирования выступают «валютные операции» и «валютные сделки», в которых участвуют как резиденты, так и нерезиденты.

На основании положений Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят 13 июня 2013 года, №964), под определением «валюта» подразумеваются законные денежные средства, функционирующие в других странах. В свою очередь, национальная валюта Таджикистана, именуемая сомони, делится на 100 дирамов, что закреплено законодательно [2]. Дополняя это, статья 149 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (в редакции от 24 декабря 2022 года, №1918) устанавливает, что сомони является официальным платежным инструментом, кохотя законторый должен приниматься повсеместно в стране по его номиналу, обеспечивая стабильность расчетов [1].

Правовая база валютного регулирования претерпела значительные изменения, направленные на совершенствование системы обращения валютных ценностей. В частности, в Гражданский кодекс были внесены положения о новых способах обеспечения обязательств, включая залог прав по банковским договорам. Изменения коснулись также классификации денежных средств: наличные деньги были признаны материальным активом, а безналичные – имущественным правом. Реформа валютного законодательства привела к отмене ряда ограничений, касающихся движения капитала, резервных активов и других аспектов валютного оборота.

Исследование действующего законодательства в области валютных отношений позволяет выявить правовые пробелы и предложить пути их устранения, что особенно важно для создания эффективного, сбалансированного и последовательного механизма регулирования. Анализ принципов публичного и частного права, применяемых в данной сфере, играет ключевую роль, поскольку именно эти правовые категории определяют цели и характер законодательных норм.

Таким образом, исследование валютных правоотношений в правовом аспекте представляется своевременным и актуальным, поскольку его результаты могут способствовать совершенствованию правового регулирования данной сферы и повышению эффективности государственного контроля за валютными операциями.

Степень изученности научной темы. Проблемы, возникающие в сфере обращения валютных ценностей, не были предметом исследования среди отечественных авторов. Но в зарубежных государствах они исследовались на диссертационном уровне. Например, в работах Р. Г. Абдулвагапова [17, с. 166], Ю. П. Калиниченко [19, с. 171], А. В. Степанченко [26, с. 204], М. Г. Степанян [27, с. 213], С. А. Приходина [22, с. 206], Р. А. Ражкова [23, с. 220], Д. А. Узойкина [28, с. 195], А. Ж. Харатяна [29, с. 207] и других авторов.

В отечественной юридической науке правовая сущность денег, в том числе иностранной валюты, частично изучалась в разные периоды. Например, в работах Ш. К. Гаюрова (Ш. К. Гаюрзода) [14, с. 424], Г. Н. Гаивовой [18, с. 166], А. В. Золотухина [4, с. 596], Ш. М. Исмоилова [5, с. 632], Ф. А. Махмадшозода [21, с. 201], М. А. Махмудзода [6, с. 632], [15, с. 19-23], Дж. С. Муртазозода [16, с. 5-16], [7, с. 206], М. З. Рахимова (М. З. Рахимзода) [8, с. 638], [10, с. 392], [9, с. 557], М. Г. Рашиди [24, с. 158], Б. О. Самадова [25, с. 213], Д. Ш. Сангинова (Д. Ш. Сангинзода) [12, с. 296], [11, с. 144], Н. Ш. Курбонализода [20, с. 340], К. Ш. Курбанова [13, с. 488], С. Д. Хисайнова [30, с. 332] и других частично были изучены указанные вопросы.

Однако комплексного исследования по правовому регулированию обращения валютных ценностей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан до сих пор не проведено.

Связь исследования с научными программами или темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках темы научно-исследовательской работы кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического факультета Таджикского национального университета (далее –

ТНУ) на тему: «Договорное регулирование и исполнение обязанностей в предпринимательском секторе» на 2016-2020 годы и «Теоретико-практическое исследование правового регулирования предпринимательских и туристических отношений» на 2021-2025 годы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели исследования. С учётом значимости рассматриваемой темы, данное исследование направлено на получение новых знаний посредством детального анализа теоретических и практических аспектов правового регулирования валютных операций в контексте законодательства Республики Таджикистан. Особое внимание уделяется выявлению особенностей правоприменения и потенциальных направлений совершенствования нормативно-правовой базы.

Исследование направлено на разработку научно обоснованных подходов, способствующих совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей сферу валютных правоотношений.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели определены следующие исследовательские задачи:

- провести комплексный анализ и систематизацию валютных активов с точки зрения их правовой природы;
- выявить особенности правового регулирования гражданского оборота валютных ценностей;
- исследовать законодательные основы, регулирующие валютные правоотношения, и выявить возможные пробелы в нормативной базе;
- изучить имущественно-правовые аспекты, касающиеся валютного оборота;
- определить обязательства, возникающие в связи с владением, использованием и распоряжением валютными активами, а также механизмы их исполнения;
- рассмотреть правовые гарантии защиты прав и интересов участников валютного оборота;

– сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Данное исследование ориентировано на глубокий анализ ключевых теоретических и практических вопросов правового регулирования валютных операций, а также на разработку эффективных механизмов их регулирования, что подчеркивает его значимость как в научной среде, так и в правоприменительной практике.

Объект исследования. Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, связанные с правовым регулированием обращения валютных активов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Данные отношения охватывают правовые механизмы, нормы и инструменты, определяющие порядок обращения валютных ценностей в экономике страны.

Предметом исследования. Предмет исследования составляют научные концепции, правовые теории и доктринальные взгляды ученых, посвященные вопросам регулирования валютного оборота. Кроме того, исследование охватывает национальные и международные нормативно-правовые акты, регулирующие валютные операции, а также практику их применения в Таджикистане и зарубежных странах.

Этап, место и период исследования (исторический объем исследования). Настоящая диссертационная работа охватывает процесс формирования и развития правового регулирования валютных операций в Республике Таджикистан в период с момента обретения независимости до настоящего времени. Исследуемый период составляет 34 года, в течение которых происходило становление и эволюция нормативно-правовой базы, регулирующей оборот валютных ценностей. В ходе анализа выделены три ключевых этапа развития валютного законодательства:

1991–1998 гг. – начальный этап, характеризующийся созданием первых правовых норм в условиях перехода к рыночной экономике и формированием базовых валютных механизмов регулирования.

1999–2012 гг. – период укрепления нормативно-правовой базы, расширения государственного контроля за валютными операциями и внедрения инструментов финансового мониторинга.

С 2013 года по настоящее время – этап совершенствования законодательства, направленный на адаптацию национальной правовой системы к изменяющимся экономическим условиям, цифровизацию финансовых процессов и внедрение международных стандартов валютного регулирования.

В рамках исследования проводится всесторонний анализ развития валютного законодательства Республики Таджикистан, включая сравнительное изучение нормативных основ регулирования валютных операций в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и ведущих экономик дальнего зарубежья. Такой сравнительно-правовой подход позволяет выявить сильные и слабые стороны национального законодательства, определить возможные направления для его модернизации и предложить пути оптимизации механизмов правового регулирования валютных правоотношений.

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, рассматривающих различные аспекты правового регулирования обращения валютных активов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. В частности, в работе проанализированы труды таких исследователей, как Р. Г. Абдулвагапов, Ю. П. Калинченко, А. В. Степанченко, М. Г. Степанян, С. А. Приходин, Р. А. Ражков, Д. А. Узойкин, А. Ж. Харатъян, Ш. К. Гаюрзода, А. В. Золотухин, Ш. М. Исмаилов, М. А. Махмудзода, Дж. С. Муртазозода, М. З. Раҳимзода, Б. О. Самадова, Д. Ш. Сангинзода, К. Б. Курбонов, Ш. Н. Курбонализода, Т. И. Султонова и других. Их научные концепции и теоретические выводы стали важной основой для анализа ключевых вопросов валютного регулирования в Таджикистане.

Методологическая основой исследования.

Методология исследования основывается на сочетании общенаучных и специальных методов познания, что позволило обеспечить всесторонний и объективный анализ темы. В частности, применены следующие методы:ialectический метод, позволяющий рассмотреть валютные правоотношения как динамично развивающееся явление; логико-лингвистический метод, используемый для анализа юридических формулировок и выявления их правового содержания; статистический метод, способствующий изучению количественных характеристик валютных операций и их правового регулирования; формально-правовой метод, применяемый при анализе нормативных актов и правоприменительной практики; сравнительно-правовой метод, используемый для выявления различий и сходств в регулировании валютных правоотношений в Таджикистане и других странах; историко-правовой метод, позволяющий проследить эволюцию законодательства в сфере валютных операций.

Комплексное применение указанных методов обеспечило глубокий, системный и объективный анализ исследуемой темы, что позволило достичь поставленных в работе задач.

Эмпирические предпосылки исследования.

Эмпирическую базу исследования составляют:

Конституция Республики Таджикистан;

Гражданский кодекс Республики Таджикистан;

Законодательство в сфере предпринимательства и валютного регулирования;

Иные нормативные правовые акты, регулирующие обращение валютных активов в стране.

Помимо национального законодательства, в работе использованы международные правовые акты и законодательные положения отдельных зарубежных государств, регулирующие валютные операции.

Особую роль в исследовании сыграли ежегодные Послания Президента Республики Таджикистан Парламенту, содержащие стратегические направления развития

экономической и правовой политики страны, в том числе в сфере валютного регулирования.

Для анализа правоприменительной практики изучены судебные акты, касающиеся регулирования валютных отношений, что позволило выявить существующие проблемы и предложить возможные пути их решения.

Научная новизна диссертационного исследования. Данное диссертационное исследование представляет собой всесторонний и комплексный анализ правового регулирования обращения валютных активов в рамках законодательства Республики Таджикистан. В процессе исследования были выработаны конкретные рекомендации, направленные на совершенствование действующих нормативно-правовых положений в данной сфере.

Новизна работы обусловлена тем, что до настоящего времени в Республике Таджикистан правовые аспекты регулирования валютных активов не подвергались столь детальному монографическому изучению, что делает проведённый анализ значимым в развитии правовой науки.

В условиях современной правовой и экономической трансформации возникает острая необходимость в детальном изучении механизмов правового регулирования валютных операций в контексте национальной правовой системы. Эта научная работа представляет собой пионерское исследование, впервые предпринимающее глубокое и всестороннее изучение проблематики правового регулирования валютных активов через призму законодательства Республики Таджикистан.

I. Положения, вносимые на защиту:

1. В трактовке автора валюта представляет собой универсальный инструмент платежа, используемый в расчетах при приобретении товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, а также при исполнении обязательств по долговым соглашениям. Эффективное правовое регулирование обращения валютных активов играет ключевую роль в обеспечении стабильности национальной валюты.

2. Валютное обращение – это сложное правовое явление, занимающее центральное место в системе валютного регулирования. Этот процесс воплощает собой сложное переплетение правовых и практических шагов, предпринимаемых участниками валютных правоотношений, чтобы обрести, трансформировать или утратить права на валютные ресурсы. В его пределах происходят финансовые взаимодействия между местными и иностранными субъектами, осуществляются международные денежные перемещения и выполняются сделки с ценными бумагами, эмитированными государством.

3. С точки зрения правовой природы цифровая валюта представляет собой инвестиционный актив, аналогичный традиционным валютным средствам. Она может использоваться за пределами коммерческого оборота, позволяя хозяйствующим субъектам применять ее в кредитовании, инвестициях и иных финансовых операциях.

4. Необходимо установить ограничение понятия «валютные активы», под которым следует понимать только те объекты, что выполняют платежную функцию в иностранных государствах. Это касается иностранной валюты и ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, но не включает в себя драгоценные металлы и камни, утратившие статус международного платежного средства.

5. Основным элементом механизма валютного регулирования выступают ограничительные меры в сфере валютных операций, направленные на поддержание равновесия платежного баланса, укрепление позиций национальной денежной единицы и аккумулирование иностранной валюты в государственных резервах. Данные меры представляют собой совокупность нормативных инструментов, разработанных органами власти для упорядочивания процессов, связанных с проведением валютных транзакций. С точки зрения законодательства, такие ограничения характеризуются как комплекс государственных действий, предназначенных для надзора за операциями с иностранными денежными средствами, что способствует

экономической стабильности и предотвращению неконтролируемого перемещения финансовых потоков.

6. Валютные ценности – весьма гибкое понятие, подразумевающееся в зависимости от экономической политики и законодательства. Кроме золота или серебра, в мировой практике могут упоминаться драгоценные камни, алмазы, редкий жемчуг или другие камни. В отношении конкретного государства в каждом случае устанавливается свое положение – раньше алмазы для Таджикистана не считались валютными, а после были превращены в товарные ценности. Однако, это позволяло просто еще более упростить мониторинг сетевого оборота алмазов, а это – склонность властей ко всякому упрощению, с одной стороны. С другой – такое решение учитывает потребность в экстренных ситуациях адаптировать общие правила под различные экономики стран.

7. Валютные рынки – центральная тема международной торговли – самый быстрый и удобный способ конвертирования валют. Кроме того, для центральных банков это еще и способ монтирования резервов и управления национальной валютой. Включен туда весь список и участники рынка – биржи, брокеры, транснациональные компании. Платежи в основном ведутся в одной валюте, на границах же стран требуется конвертация, соответственно поднимаются вопросы, связанные с внешними рынками. Однако, именно это усложнение подчёркивает ключевую роль международных валютных рынков как инструмента реализации бизнес-системы в глобальных масштабах.

8. В результате всестороннего анализа различных аспектов рассматриваемой темы, автор выдвинул ряд предложений, направленных на улучшение существующего законодательства. Эти предложения основываются на детальном изучении нормативных актов и практики их применения, что позволяет выявить ключевые проблемные зоны, требующие изменений и обновлений.

8.1 Рассматривать возможность модернизации терминологической базы здесь нужно также в рамках Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2013 года № 964. Выражение

«валютные операции» заменить на «движение валютных ресурсов» предлагается по следующим основаниям: формулировка термина «валютные операции» в узком смысле через постановку вопроса, отражающего стремление к предпринимательской стимуляции этого процесса.

8.2 Предложить откорректировать норму ст. 8.1 Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» №964 следующем образом: Движение валютных ресурсов разделяется на следующие категории: 1) транзакции, менее связанные с валютными договорённостями; 2) транзакции, где ценовой фактор занимает первое место; 3) транзакции, при помощи которых валютные ресурсы выполняют роль платежного документа.

Теоретическая и практическая значимость. Данное исследование представляет научную и практическую ценность как для государственных органов, осуществляющих правовое регулирование обращения валютных активов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, так и для хозяйствующих субъектов, непосредственно участвующих в валютных операциях.

Выводы данной научной работы способны стать ориентиром для модернизации норм гражданского и предпринимательского права, а также обогатить практику рассмотрения дел в экономических судах и судах общей юрисдикции Республики Таджикистан. Более того, отдельные тезисы диссертации могут заложить фундамент для будущих академических изысканий в сфере гражданского и предпринимательского права, а также способствовать углубленному осмыслиению механизмов правового регулирования разнообразных частноправовых взаимодействий.

Прикладная ценность исследования проявляется и в его использовании в образовательной среде, особенно при обучении студентов таким дисциплинам, как «Гражданское право» и «Предпринимательское право», а также в разработке специализированных курсов для юридических факультетов вузов страны.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность полученных результатов обеспечивается – корректностью использованных данных, соответствием исследуемого материала актуальному законодательству, глубокой научной проработкой результатов, объемом опубликованных научных работ, применением комплексных методологических подходов. Выводы и рекомендации, представленные в работе, сформулированы на основе всестороннего научного анализа теоретических и практических данных, что обеспечивает их научную обоснованность и практическую применимость.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема диссертации – «Основные вопросы правового регулирования оборота валютных ценностей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан» соответствует паспорту специальностей Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Личный вклад соискателя ученой степени в научные исследования. Научная новизна диссертации, ее основные положения, выносимые на защиту, подтверждаются публикациями автора в научных изданиях, выступлениями на научно-практических конференциях и семинарах, а также участием в разработке проектов нормативно-правовых актов, внесении изменений и дополнений в действующее законодательство. Структура и стиль работы, четкость постановки проблем и методов их решения, а также системный подход к исследованию свидетельствуют о значительном личном вкладе автора в разработку рассматриваемой темы.

Апробация и реализация результатов диссертации. Утверждение и внедрение результатов диссертации. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического факультета Таджикского национального университета, а затем рекомендована к защите Диссертационным советом бД.КОА – 018 при Таджикском национальном университете. Соискатель

ученой степени по избранной им теме за период исследования выступал с докладами на международных и республиканских конференциях, научных семинарах и других научных мероприятиях, а также принимал активное участие в реализации правовой политики Республики Таджикистан.

Основные результаты исследования были представлены на следующих научных конференциях:

а) международные:

– Международная научно-теоретическая конференция на тему: «Конституция Республики Таджикистан и национальная правовая система, основы развития и перспективы юридической науки», посвященная 25-летию принятия Конституции Республики Таджикистан и «70-летию юридического факультета ТНУ» – доклад на тему: «Экономико-правовая сущность валютных ресурсов» (Душанбе, ТНУ, 2019 г.);

– Шестая Международная научно-практическая студенческая конференция на тему: «Актуальные проблемы права» – доклад на тему: «Регулирование валютного права» (Душанбе, РТСУ, 26 апреля 2019 г.);

б) республиканские:

– Республиканская научно-теоретическая конференция преподавателей и сотрудников Таджикского национального университета, посвященная «Годам развития села, туризма и народных промыслов 2019-2021» и «400-летию Мирабида Сайидо Насафи» – доклад на тему: «Правовое регулирование валютного рынка» (Душанбе, ТНУ, 2019 г.);

– Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Актуальные вопросы законодательства по развитию села, туризма и народных промыслов» (8 октября 2020 г.) – доклад на тему: «Понятие и сущность денег как денежной ценности» (Душанбе, ТНУ, 2020 г.);

– Республиканская научная конференция, посвященная «30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и 80-летию доктора юридических наук, профессора, деятеля науки и техники Таджикистана Шомурада Менглиева» – доклад на тему: «Вещественно-правовые

факторы гражданско-правовых сделок с валютными ценностями» (Душанбе, ТНУ, 2021 г.);

– Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Развитие законодательства Республики Таджикистан по отдельным сферам предпринимательства» – доклад на тему: «Защита прав и интересов участников гражданско-правового оборота валютных ценностей» (Душанбе, ТНУ, 7 октября 2021 г.);

– Республиканская научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического факультета Таджикского национального университета, посвященная «75-летию Таджикского национального университета», «115-летию академика Бободжона Гафурова, «Объявлению 2023 года Годом русского языка и 2025 года – Международным годом охраны ледников» – доклад на тему: «Правовое регулирование валютного рынка» (Душанбе, ТНУ, 2023 г.);

– Общеуниверситетская научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников юридического факультета Таджикского национального университета, посвященная «30-летию принятия Конституции Республики Таджикистан», «Объявлению 2024 года Годом правового образования» и «Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования (2020-2040 годы)» – доклад на тему: «О некоторых вопросах правового регулирования валютного обращения в Республике Таджикистан» (Душанбе, ТНУ, 2024 г.).

Публикации по теме диссертации. Результаты, выводы, рекомендации и предложения, изложенные в диссертации, опубликованы в 1 учебном пособии и 13 научных статьях. Из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Исходя из целей, задач и логики исследования, диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть подразделов, заключения и

списка использованных источников и литературы. Общий объем диссертации составляет 211 страниц.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Во **введении** исследования тщательно обоснована важность и актуальность выбранной темы, что связано с ее значением для теоретической и практической части соответствующей области науки. Подробно рассмотрены различные аспекты проблем, которые требуют внимания на сегодняшний день, что делает исследование своевременным и необходимым. Введение акцентирует внимание на том, что рассматриваемая тема имеет как теоретическую, так и практическую ценность, и именно в этом контексте подчеркивается ее значимость для дальнейшего развития научных направлений и практического применения.

Первая глава диссертационного исследования, озаглавленная «**Сущность валютных ценностей и правовая природа их гражданского оборота**», сосредоточена на глубоком изучении юридической сущности валютных активов, их систематизации и правовых принципов, лежащих в основе их обращения в гражданском обороте.

Валютные ценности рассматриваются как самостоятельный объект гражданского права, и данный термин используется во многих нормах Гражданского кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ). Однако анализ действующего законодательства свидетельствует об отсутствии официального понятия валютных ценностей. В праве закреплен лишь перечень имущества, относящегося к валютным ценностям, что было характерно и для предыдущего законодательства по данному вопросу. Согласно статье 150 ГК РТ, виды имущества, признаваемого валютными ценностями, а также порядок совершения сделок с ними определяются в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле». Этот закон устанавливает конкретные нормы для определения круга

валютных ценностей и регулирования связанных с ними отношений.

Согласно статье 1 упомянутого закона к группе валютных ценностей относятся:

- иностранная валюта, ценные бумаги и платежные документы, выраженные в иностранной валюте;
- национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, выраженные в национальной валюте, но только в случаях, когда сделки осуществляются между резидентами и нерезидентами или между нерезидентами.

Нормативная база Республики Таджикистан, регулирующая обращение валютных активов, формирует надежный юридический фундамент, обеспечивающий беспрепятственное проведение финансовых транзакций. Эти нормы не только конкретизируют круг валютных ценностей, но и способствуют обеспечению экономической безопасности и соблюдению международных стандартов.

Предлагается разделять валютные активы на высоколиквидные и менее ликвидные в зависимости от формы воплощения актива, его предназначения и степени риска. Высоколиквидные валютные активы, в том числе краткосрочные депозиты, применяются для коротких платежей, тогда как менее ликвидные – облигациями. Эти группы позволяют использовать их в зависимости от целей – от торговли до залога. Валютные активы участвуют в гражданских сделках, привлеченных к национальным или международным нормам. Например, в Италии компании обязаны сообщать о функционировании крупных валютных сделок, чтобы не допустить незаконного запаса. Можно относиться к обмену на валютные активы или их использованию в качестве залога через законодательство в контрактах или при праве собственности.

Законодательство о валютном регулировании обеспечивает порядок и прозрачность. В странах ЕС, где уровень требований к отчётности высокий, это помогает бороться с отмыванием денег, но иногда усложняет жизнь малому и среднему бизнесу. Кроме того, нормы,

регулирующие трансграничные валютные потоки, решают споры и поддерживают стабильность финансовой системы. Законодателям всего мира важно понимать, что валютные активы – это необходимая основа мировой экономики, ускоряющая процесс торговли и инвестиций. Но без чётких правовых рамок, как в случае с нерегулируемыми криптовалютами, они могут стать лишь инструментом махинаций. В то же время, излишний контроль, как в случае с некоторыми странами Азии, просто тормозит предпринимательство и инновации.

Автор раскрывает, каким образом законодательные нормы, управляющие валютными взаимодействиями, гарантируют прозрачность и логическую стройность в применении валютных ресурсов, что способствует стабильности и прогнозируемости движения валютных потоков на глобальном уровне.

Первый параграф первой главы, получивший название «Юридическая сущность валютных ресурсов и их систематизация», посвящен анализу теоретических основ, касающихся определения валютных ресурсов и их структурирования по категориям.

Автор отмечает, что предпринимательская деятельность невозможна без применения определенных материальных активов, которые являются ключевыми элементами экономического оборота. В рамках рыночной экономики главным аспектом, определяющим способность объекта участвовать в хозяйственном процессе, является его способность быть вовлеченным в обмен и правовые операции. Это означает, что актив должен быть пригоден для участия в сделках и других формах правового взаимодействия. Без этого свойства товар или актив теряет свою ценность для предпринимательства, так как его функциональная роль будет ограничена.

Для этого рынкам товаров, валюты и иных материальных ценностей нужно закрепить чёткий правовой статус – например, свойство объекта гражданских прав. Только подобным образом они могут стать объектом гражданских сделок, позволяя бизнесу обменивать и продавать их, а также

доставлять. Свойство объекта берется именно из способности служить предметом сделки на общих началах определения объекта. К примеру, золото в ОАЭ – это не только активно торгуемый декоративный материал, но и высоколиквидный актив. Важную роль там занимает и валюта. Она является не только средством общего циркулирования, но и основой мировой торговли. Фруктовый экспортёр из Чили вынужден проводить валютные операции с партнёрами из Европы, чтобы быстро расплатиться с ними.

Валюта поддерживает торговлю, инвестиции и накопления, а также является важнейшим элементом мировой экономики. Например, ограничения на валютные операции, которые были в Аргентине в 2019 году, способны затормозить бизнес и нарушить торговые связи. Это подчёркивает значимость свободного движения капитала. Пока активы находятся на рынке, они должны участвовать в законных операциях. Их правовой статус должен быть ясно описан в законодательных актах для минимизации споров и повышения доверия между сторонами сделки. В Японии, к примеру, существуют строгие правила обращения с иностранной валютой, которые защищают участников рынка. Также законы устанавливают порядок использования активов – от сделок купли-продажи до залоговых обязательств.

Поэтому для предпринимателей актуально не только владение активами, но и знание норм, которые их регулируют. В противном случае, даже ценный актив может стать препятствием на пути, а не драйвером бизнес-процессов. Валюта и иные активы – это именно то топливо, которое можно использовать, чтобы ускорить развитие экономики. Однако, не имея за собой четкую систему, можно стремительно опустошить этот энергоресурс.

Автор подчеркивает, что понятие «объект» в юриспруденции является многогранным, в связи с чем существуют различные его трактовки.

Разнообразие этих понятий привело к формированию различных правовых теорий, касающихся определения валютных активов.

Автор подчеркивает, что формализованного понятия «валютные активы» в законодательстве Таджикистана не существует. Вместо этого закон лишь определяет виды имущества, которые могут быть отнесены к данной категории.

Отмечается, что в действующем законодательстве сохраняется правопреемственность норм, закрепленных в прежних редакциях.

На основе проведенного анализа автор приходит к выводу, что валютные активы представляют собой имущество, обладающее функцией средства обмена, поскольку оно имеет объективную ценность для субъектов гражданского права и обеспечивает возможность правового оборота.

Второй параграф первой главы именуется **«Правовая природа гражданского оборота валютных ценностей»**. В нём автор проводит всесторонний анализ правового регулирования гражданского оборота валютных ценностей. Исследователь отмечает, что данный вопрос имеет двойственное толкование. Так, он может быть интерпретирован как совокупность универсальных и специализированных правовых норм договорного регулирования, устанавливающих порядок гражданского оборота, а также может трактоваться как совокупность обязательств, возникающих вследствие правомерных действий субъектов.

Нормативный акт Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» определяет валютные транзакции как правовые события, служащие основой для возникновения отношений, связанных с валютным надзором. В сфере обращения валютных активов ключевую роль в качестве правового события играют соглашения сторон. В правовой доктрине понятия «валютные транзакции» и «валютные соглашения» рассматриваются как тесно переплетенные категории. В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» законодатель закрепил перечень валютных транзакций, объединенных в единую группу, несмотря на их различное правовое происхождение. Можно предположить, что объединяющим элементом этих операций

является их «иностранный компонент», который проявляется в: а) объекте правоотношений (валютные ценности); б) субъектах правоотношений (нерезиденты); в) территории, на которой реализуются правоотношения (пересечение таможенной границы Республики Таджикистан). Эти рассуждения не следует воспринимать как критику нормы закона. Вероятно, законодатель не стремился унифицировать различные явления в рамках понятия «валютные операции», а целью было определение перечня отношений, которые должны регулироваться и контролироваться государством в административном порядке. Хотя закон не предоставляет точного определения «валютных операций», он устанавливает перечень операций, связанных с валютой. Анализ норм закона показывает, что валютные операции включают действия, направленные на исполнение или прекращение обязательств, связанных с валютными ценностями, их использование в качестве средства платежа, а также на передачу права собственности на валютные ценности, их ввоз или вывоз за пределы Таджикистана. Например, покупка и продажа иностранной валюты или платежи с её использованием в международных сделках относятся к этой категории.

Независимый анализ свидетельствует, что объединение валютных операций в общую категорию способствует эффективному регулированию финансовых отношений, связанных с валютой. Такой подход позволяет государству контролировать оборот валютных ценностей внутри и за пределами страны, предотвращая незаконные операции. Например, сделки с участием нерезидентов часто находятся под особым контролем для обеспечения экономической безопасности страны. В итоге, валютные операции в законодательстве Таджикистана определены как совокупность действий, связанных с валютными ценностями, нерезидентами или пересечением таможенной границы. Хотя единое определение этого понятия в законе не представлено, указанный перечень операций создаёт прочную основу для регулирования и контроля международных финансовых отношений.

Нормативные акты закрепляют разделение валютных транзакций на повседневные и связанные с перемещением капитала. Глубокое изучение правовой базы позволяет выделить три основные категории таких транзакций: а) сделки, проводимые без каких-либо ограничений; б) сделки, находящиеся под запретом; в) сделки, подлежащие надзору со стороны Правительства Республики Таджикистан и Национального банка Таджикистана. В законодательстве они, как и прежде, обозначаются как транзакции, связанные с перемещением капитала.

В правовой теории валютные операции обычно определяются как действия и договоры, которые осуществляются и заключаются участниками валютного рынка. Из этого следует, что валютные операции в целом не могут быть полностью идентичны договорам. В ст. 1 Закона РТ «О валютном регулировании и валютном контроле» понятие валютного договора определено следующим образом: валютный договор — это соглашение (договор), учредительные документы, а также иные документы, на основании или для исполнения которых осуществляются валютные операции.

Таким образом, правовое регулирование валютных операций имеет двойственную природу, рассматриваясь как совокупность правовых норм и обязательств, возникающих из законных действий субъектов. Классификация валютных операций, валютных договоров и соглашений, связанных с валютными ценностями, способствует выделению различных аспектов этих отношений, создавая прочную правовую основу для их регулирования.

Вторая глава диссертационного исследования, озаглавленная **«Основы и факторы гражданского оборота валютных ценностей»**, посвящена изучению юридических основ, лежащих в основе обращения валютных активов, а также имущественных и правовых аспектов, определяющих динамику их гражданского оборота.

В первом разделе этой главы, названном **«Правовые основы гражданского оборота валютных ценностей»**, исследователь тщательно разбирает нормативное

регулирование процессов, связанных с обращением валютных активов, акцентируя внимание на том, что в Республике Таджикистан формирование и эволюция гражданско-правового регулирования обращения валютных активов прошли тернистый и длительный путь.

Эволюция правового регулирования гражданского оборота валютных ценностей в Таджикистане прошла три этапа, обусловленных развитием законодательства и экономической системы страны. На основе изучения научных подходов и развития национального законодательства автор выделяет три ключевых этапа развития правового регулирования в данной сфере.

Начальная фаза становления системы контроля за валютными потоками в Республике Таджикистан стартовала в 1995 году с введением в действие Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле», официально принятого 4 ноября 1995 года. Этот правовой документ заложил краеугольный камень для формирования структуры, управляющей валютными транзакциями в стране, и сыграл ключевую роль в укреплении устойчивости и надежности финансовых рынков, помогая людям и бизнесу адаптироваться к сложным экономическим условиям, возникшим после войны. Закон четко определял ключевые принципы валютного регулирования, устанавливая правовые рамки для деятельности всех участников валютного рынка, как на внутреннем, так и на внешнем уровнях. Он стал первым официальным документом, который систематизировал правила обращения и контроля валютных ценностей в стране. Закон 1995 года определил путь для создания системы валютного регулирования в Таджикистане. Он определил права различных структур и обязал их следить за соблюдением выполняемых ими функций. Отныне Национальный банк Таджикистана получил полномочия контролировать валютные операции вплоть до обмена – свободы действий в валютном трейдинге. Преимущества и недостатки этого закона проявляются в том, что он не охватывал всех субъектов валютных отношений, а практически каждая его норма дополнялась подзаконными актами, зачастую

противоречащими друг другу. Этот закон существовал без каких-либо изменений более 18 лет. Следует отметить, что Закон РТ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 4 ноября 1995 года №112 был принят в переходный период и не был лишен недостатков. Однако он имеет большое историческое значение. Эпохальная ценность этого правового акта проявляется в том, что его положения четко очертили полномочия и ответственность государственных институтов в области надзора и управления валютными транзакциями, а также закрепили права и обязательства компаний и граждан, участвующих в операциях с валютными активами. Этот закон заложил основу для развития правовых основ оборота валютных ценностей в современный период в Республике Таджикистан. На его базе правовые основы оборота валютных ценностей постепенно адаптировались к новым условиям.

Второй этап начинается с принятия Гражданского кодекса Республики Таджикистан от 30 июня 1999 года. В правоотношениях, подпадающих под действие этого Кодекса, закреплено, что сомони, национальная валюта Республики Таджикистан, служит основным законным средством платежа, если только закон или соглашение сторон не предусматривают иные правила. Участники договорных отношений вправе договориться о расчетах в иностранной валюте, при условии, что такая договоренность полностью соответствует нормам законодательства о валютном регулировании Республики Таджикистан и правилам, установленным Национальным банком Таджикистана. Применение иностранной валюты в сделках гражданского оборота подлежит обязательной регистрации в компетентных государственных учреждениях, если это требование установлено законодательством. Сделки, совершенные с использованием иностранной валюты, не должны противоречить общественным интересам или экономической безопасности Республики Таджикистан, т.к. суд может признать их недействительными, если они не соответствуют законодательству.

Современные тенденции изменений валютного законодательства свидетельствуют о начале нового этапа с 13 июня 2013 года, когда был принят Закон Республики

Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» (№964) в новой редакции, который охватывает третий этап. Этот закон регулирует общественные отношения в сфере валютного регулирования и контроля, определяя права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, использования и распоряжения валютными ценностями. Также закон характеризует систему валютных ценностей следующим образом: иностранная валюта, ценные бумаги и платежные документы, выраженные в иностранной валюте; национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, выраженные в национальной валюте, но только в случаях совершения операций между резидентами и нерезидентами. Этот правовой акт не только упорядочивает взаимодействия, связанные с валютными транзакциями, но и четко устанавливает учреждения, отвечающие за надзор и управление этими транзакциями, полномочия государственных структур, правила ввоза и вывоза валютных активов, права и обязанности, связанные с владением и применением этих активов, основополагающие принципы контроля за валютными потоками, а также процедуры оформления разрешений на проведение валютных операций и открытия банковских счетов. По сравнению с предшествующим законодательством, данный закон устанавливает более строгие рамки обращения валютных активов. Введение обновленной версии Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2013 году ознаменовало значительный шаг вперед в укреплении финансовой устойчивости и создании надежной правовой среды для участников валютного рынка Таджикистана. Он позволил не только улучшить внутреннее регулирование, но и укрепить связи с международными финансовыми институтами, что оказало положительное влияние на экономическое развитие страны.

Развитие валютного законодательства Таджикистана показывает стремление к равновесию. Закон 1995 года заложил стабильный фундамент, но слегка ограничивал деловую активность. Гражданский кодекс 1999 года добавил гибкости, а закон 2013 года привёл правила в соответствие с мировыми стандартами. Однако излишний контроль, как в случае с

проверками 2014 года, иногда вызывал критику со стороны бизнеса. В то же время недостаточное регулирование могло бы привести к нестабильности, как это бывало в некоторых соседних странах. Таджикистан создал надёжную систему, но будущие реформы должны быть продуманными, чтобы поддерживать предпринимательскую инициативу, не рискуя стабильностью.

Таким образом, правовое регулирование валютных ценностей в Таджикистане прошло три этапа, каждый из которых способствовал формированию более эффективной системы валютного регулирования и контроля.

Валютные активы наделены цennыми качествами, и их приобретение становится возможным лишь через заключение договорных обязательств, таких как способность приносить доход, обеспечивать прибыль в рамках доверительного управления или передаваться по соглашениям о займе и другим подобным инструментам. Важно подчеркнуть, что наиболее популярный способ реализации валютных активов (особенно иностранной валюты и ценных бумаг, предназначенных для расчетов) по их прямому назначению заключается в их передаче, что подразумевает установление права доверительного управления. Ключевая составляющая права распоряжения этими активами заключается в возможности определять их правовую и фактическую судьбу в руках владельца. Тем не менее, использование этого набора прав в отношении валютных активов неизбежно сталкивается с барьерами, установленными валютным законодательством, что делает их применение ограниченным. К примеру, право на передачу имущества, выраженного в виде валютных активов, существенно сужено правовыми нормами.

Прежде всего, операции по покупке и продаже иностранной валюты, а также чеков, номинированных в иностранной валюте, на территории Республики Таджикистан разрешены исключительно через банки, обладающие соответствующей аккредитацией. Владелец валютных активов может передавать свое имущество за плату только узкому кругу получателей – аккредитованным банкам. Казалось бы,

безвозмездная передача, такая как дарение, в том числе в целях благотворительности, должна быть свободна от подобных ограничений. Однако, согласно п. 13 ст. 8 Закона РТ «О валютном регулировании и валютном контроле», дарение валютных активов без участия банка допустимо в Таджикистане исключительно в пользу государства, его органов, органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц. Кроме того, для выполнения ключевых валютных транзакций сам банк обязан обладать специальным разрешением на осуществление таких операций.

В пределах Республики Таджикистан использование иностранной валюты в качестве платежного инструмента возможно только в ситуациях, прямо предусмотренных Законом «О валютном регулировании и валютном контроле». Такие расчеты чаще всего востребованы для поддержания коммерческой деятельности в сфере международной торговли, где они становятся жизненной необходимостью для предпринимателей. В интересах защиты национальных приоритетов создана особая система контроля за валютными транзакциями. Закон РТ «О валютном регулировании и валютном контроле» разрешает передачу прав владения, пользования и распоряжения имуществом другим лицам без перехода права собственности. В этом смысле передача прав владения и пользования иностранной валютой, например, для демонстрационных или иных целей, может осуществляться через соглашения об аренде или займе, хотя подобные случаи иногда вызывают дискуссии среди юристов. Такие соглашения не создают обязательств, связанных с валютными активами, поскольку иностранная валюта в данном контексте воспринимается как обычное имущество, а не как валютный актив в понимании закона.

Возможность распоряжаться валютными активами может быть реализована через соглашения о поручении, комиссии, агентировании или доверительном управлении, которые выполняются поверенным, комиссионером, агентом или

доверительным управляющим. Эти отношения формируются в рамках обязательств, связанных с обращением валютных активов, и отражают сложную природу взаимодействия людей с финансовыми инструментами.

Кроме того, валютные ценности могут признаваться общей долевой собственностью партнёров в рамках договора о совместной деятельности, если законом или договором не предусмотрен иной порядок. В таких случаях один из партнёров может действовать по доверенности от имени всех партнёров, устанавливая гражданско-правовые отношения с третьими лицами. Этот партнёр использует право распоряжения валютными ценностями в интересах совместной деятельности, а партнёры реализуют это право от имени партнёрства.

Существует возможность передачи валютных активов другим лицам без предоставления вещных или иных юридических прав, например, через соглашения о хранении или другие договоры, если такие действия не нарушают действующие правовые нормы. Подобные соглашения не влекут за собой обязательств, связанных с валютными активами, по двум причинам: во-первых, валютные активы в них рассматриваются как обычное имущество, а во-вторых, передача осуществляется на фактической основе без изменения права собственности. Вопрос о возможности использования валютных активов в качестве объекта залога порождает оживленные дискуссии среди правоведов, но их допустимость прямо закреплена в п. 6 ст. 1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Необходимо особо выделить, что право распоряжения, наряду с другими ограниченными правами, охватывает три ключевых аспекта – владение, использование и управление, которые сдерживаются как волей владельца, так и рамками законодательства. Поскольку это право связано с получением дохода, иностранная валюта и другие финансовые инструменты становятся его объектом.

По убеждению исследователя, понимание права эффективного управления как комплекса возможностей по владению, использованию и распоряжению имуществом, включая финансовые взаимодействия, позволяет сделать вывод, что право собственности и эффективное управление составляют сердцевину гражданской правоспособности и фундамент для активного участия в гражданском обороте. Применение синонимичных терминов и перестройка структуры предложений при разъяснении этих норм делают правовые категории более прозрачными и понятными для широкой аудитории.

С учетом эволюции гражданского законодательства можно утверждать, что право собственности и ограниченные вещные права, такие как право эффективного управления или ведения предпринимательской деятельности, в отношении валютных активов формируют основу для их обращения в гражданском обороте. Однако в настоящее время лишь способность владеть валютными активами реализуется без ограничений, тогда как возможности использования и управления, связанные с заключением договорных обязательств, существенно сужены законодательными рамками.

Таким образом, с точки зрения имущественных аспектов гражданского оборота валютных ценностей можно отметить, что вещные права формируют основу имущественных аспектов гражданского оборота валютных ценностей, поскольку сам оборот возможен только при наличии и реализации права собственности на валютные ценности.

Второй параграф второй главы именуется «**Имущественно-правовые факторы гражданского оборота валютных ценностей**». Автор рассматривает имущественно-правовые аспекты гражданского оборота валютных ценностей, отмечая, что вещные права являются его фундаментом, поскольку сам оборот возможен только при наличии и реализации права собственности на валютные активы. В

соответствии с частью 2 статьи 150 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, право собственности на валютные ценности, как и на любые другие виды имущества, защищается на общих основаниях. Владельцы валютных активов обладают неограниченными возможностями в их использовании, будь то по объему, характеру или кругу лиц, с которыми они взаимодействуют. Гражданское законодательство сформировало единообразное понимание права использования, определяя его как способность «извлекать из объекта те преимущества, которые составляют его экономическую значимость» или как «гарантированную законом возможность получать пользу от объекта в ходе личного или делового применения». В контексте ведения предпринимательской деятельности и эффективного управления это право предполагает его осуществление, в том числе ради блага других людей или организаций. Таким образом, неотъемлемой частью права использования является реальная возможность извлекать ценные качества объекта, закрепленная объективными условиями.

Способы получения этих ценных качеств из валютных активов зависят от их типа и реализуются через действия, уникальные для каждого владельца. При этом чаще всего такие качества раскрываются через их пассивное применение, не требующее активных усилий. Практически все разновидности валютных активов могут стать инструментом для накопления богатства, помогая людям сохранять и приумножать свои средства. Наличная иностранная валюта и документарные ценные бумаги могут находить необычное применение, например, становясь частью личной коллекции, что придает им особую ценность для владельца. Вместе с тем, ценные качества валютных активов могут раскрываться и через активные шаги. К примеру, акции предоставляют их владельцу (акционеру) право на долю прибыли компаний в виде дивидендов, на участие в управлении компанией через такие действия, как голосование, и на часть имущества, оставшегося после

ликвидации компании. Еще одно важное качество валютных активов заключается в их способности облегчать торговые и финансовые взаимодействия. В прошлом в качестве денег в разных культурах использовались товары, которые сами по себе не всегда имели прямую пользу, но упрощали обмен, делая жизнь людей удобнее. Некоторые ценные бумаги, такие как облигации, векселя или чеки, также способствуют ускорению этих процессов. Однако это качество валютных активов может быть реализовано только через их передачу другому лицу в обмен на равносенную материальную выгоду, что делает такие сделки значимыми для участников рынка. Валютные активы наделены цennыми характеристиками, и их приобретение возможно только через заключение договорных обязательств, таких как способность приносить доход, обеспечивать прибыль в рамках доверительного управления или передаваться по соглашениям о займе и другим подобным инструментам. Важно подчеркнуть, что наиболее популярный способ применения валютных активов, особенно иностранной валюты и расчетных ценных бумаг, заключается в их передаче, что воплощает в жизнь право управления этими активами.

По мнению автора, право распоряжения валютными ценностями может быть реализовано через договоры поручения, комиссии, агентские договоры или доверительное управление имуществом, которые осуществляются доверенным, комиссионером, агентом или доверительным управляющим. Такие отношения возникают в рамках обязательств, связанных с валютными ценностями. Кроме того, валютные ценности могут быть признаны общей долевой собственностью партнеров в рамках договора о совместной деятельности, если законом или договором не предусмотрен иной порядок. В таких случаях один из партнеров может действовать от имени всех партнеров на основании доверенности, устанавливая гражданско-правовые отношения с третьими лицами. Этот партнер использует право распоряжения валютными ценностями в интересах совместной

деятельности, а партнеры реализуют это право от имени партнерства.

Третья глава диссертационного исследования носит название **«Обязательства по валютным ценностям и защита прав и интересов их участников»**. В данном разделе тщательно анализируются ключевые аспекты правовой природы обязательств, возникающих в отношении валютных активов, а также механизмы, обеспечивающие защиту прав и интересов всех сторон, вовлеченных в их гражданский оборот.

Первый параграф главы **третьей** называется **«Сущность обязательств по валютным активам»**. Автор в ней анализирует правовую природу обязательств, связанных с валютными ценностями, и отмечает, что в современном гражданском законодательстве сформировалось общее понимание обязательств, их сущности и предпосылок возникновения.

Валютные обязательства возникают на основе законов, договоренностей или действий сторон, которые достаточно ясно фиксируют права и обязательства сторон. Так, например, контракт между таджикским поставщиком с французским покупателем может обязать первого поставить определенный товар, а второго – оплатить его в евро. В Таджикистане Гражданский кодекс дает возможность заключать подобные сделки на адекватной законодательной основе, что обеспечивает предсказуемость оборота валюты. Валютные обязательства находятся за рамками торговых операций, касаясь финансовых или налогов. Так, к примеру, компания в Казахстане, работающая с долларами, обязана платить налоги в национальной валюте, что регулируется налоговым кодексом РТ. Таким образом, валютные обязательства соединяют гражданское право с другими, образуя важную систему.

Выделяются два подхода к пониманию валютных обязательств: ограниченный и расширенный. В целом, оба подхода - ограниченный и расширенный, типизированы на совместный исход валютных обязательств. При этом, ограниченный подход, несмотря на свою специфичность, является предпочтительным для бизнес-ландшафта, так как обеспечивает определенную прозрачность и преемственность

партнеров по службе. Расширенный подход, тем не менее, ближе к реальности, поскольку валютные ресурсы являются не базовым ресурсом частных транзакций, а самостоятельным приоритетом государства в смысле использования госсредств и противодействия финансовому мошенничеству. Это может являться предложением путем их заключения, открытого доступа, использования, предоставления в заем, субаренды или формирования контрактов, где условия исполнения обязательств между сторонами содержат возможные всеобщие единовременно с неизменным набором изменения.

В этом случае стороны имеют право свободно договориться о количестве, условиях передачи валютных средств, сроках и иных деталях выполнения обязательства, при этом соблюдая требования действующего законодательства. Договорное регулирование позволяет участникам создавать условия, наиболее выгодные для их ситуаций, что делает этот вид обязательств широко распространенным в практике международных и межгосударственных валютных операций.

Безусловные (недоговорные) обязательства – обязательства, которые возникают на основе норм закона или их комбинации с волей сторон, но не требуют предварительного согласования условий между участниками сделки. Эти обязательства возникают в случае, если законодательство предусматривает необходимость выполнения определенных действий независимо от воли сторон. Например, налоговые обязательства, обязательства по уплате пошлин, штрафов или другие обязательства, вытекающие из административных и финансовых норм. Такие обязательства не зависят от намерений или соглашений сторон и выполняются исключительно в соответствии с требованиями закона. В контексте валютного оборота это может быть связано с обязательством резидентов страны обменивать валюту по официальному курсу или с обязанностью банков осуществлять переводы по валютным операциям, установленным государственными органами. Безусловные обязательства играют важную роль в поддержании стабильности экономической системы, поскольку они устраняют любые

сомнения или несоответствия между сторонами, возникающие в случае применения законодательства.

Таким образом, разделение денежных обязательств на договорные и безусловные позволяет глубже понять юридическую природу различных обязательств в сфере валютного оборота. Оно подчеркивает важность соблюдения как частноправовых соглашений, так и обязательств, определяемых государственным законодательством. Эти категории обязательств служат основой для формирования правового регулирования валютных операций, обеспечивая правовую стабильность и предсказуемость в финансовых отношениях между участниками валютного рынка.

Второй параграфе третьей главы, названный «**Защита прав и интересов участников гражданского оборота валютных ценностей**», тщательно раскрывает систему, которая гарантирует надежную защиту законных прав и интересов всех людей и организаций, участвующих в процессах обращения валютных ресурсов.

В рамках данного раздела акцент делается на важности создания правовой структуры, которая позволяет гарантировать стабильность и безопасность таких операций, а также защищать участников этих процессов от возможных нарушений их прав.

Автор подчеркивает, что защита прав участников валютного оборота осуществляется в строго установленном порядке, который предусмотрен законодательством. Данный процесс охватывает как инструменты поддержания юридической дисциплины на уровне государственных структур, так и механизмы, позволяющие гражданам и организациям отстаивать свои законные права. Примечательно, что нормативная база обеспечивает баланс между охраной общегосударственных приоритетов и защитой интересов отдельных субъектов, что отражает двухстороннюю природу управления в области движения валютных ресурсов.

В то же время государству отведена важнейшая роль в этом процессе. Контроль валютного рынка и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма,

выполнение обязательств перед международными организациями, такими как МВФ, обеспечивают соответствие своим обязанностям. Национальный банк Таджикистана и другие службы контролируют выполнение юридических норм валютно-кредитных сделок. Так, повышенные проверки год назад помогли остановить нелегальный вывод средств за рубеж, что улучшило финансовую дисциплину в стране. Тем не менее, защита прав участников рынка - компаний и физических лиц - играет не менее важную роль.

Вместе с тем, найти баланс между государственными и частными интересами – действительно сложная задача, сравнимая с хождением по канату. Слишком жёсткие меры, такие, как усиленные проверки или сокращение партнёрского контроля, могут просто погубить малое предпринимательство. В то же время, недостаточный контроль создаёт условия для различного рода финансовых махинаций. Гибкие законы и быстрые процессы – основа качественного рынка, но для их внедрения нужны время, ресурсы и политическая воля.

Защита прав и интересов участников гражданского оборота, связанного с валютными ценностями, регулируется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в частности гражданским и предпринимательским законодательством. Эта защита осуществляется посредством применения соответствующих правовых норм, инструментов и механизмов. При этом учитываются как общественные интересы, так и частные интересы, касающиеся физических и юридических лиц. Эти отношения регулируются специальным отраслевым законодательством, включая законы о валютном регулировании. Реализация субъективных гражданских прав в любом государстве зависит от наличия благоприятных правовых условий. В случае нарушения или оспаривания этих прав применяются законные меры для восстановления или признания прав и интересов субъектов. Такие меры могут включать судебное разбирательство, восстановление нарушенного права или иные механизмы защиты. Защита прав и интересов участников валютных операций способствует не только обеспечению справедливости в гражданских отношениях, но и поддержанию экономической стабильности

и доверия к финансовой системе страны. Предусмотренные правовые механизмы, такие как судебная защита и законодательное регулирование, позволяют участникам оборота эффективно защищать свои права и быть защищенными от незаконных операций. Использование синонимичных выражений и изменение структуры предложений при описании этих норм делает текст более понятным и доступным для широкого круга читателей.

По мнению автора, защита прав участников гражданского оборота валютных ценностей представляет собой многоуровневый процесс, включающий в себя как обеспечение соблюдения государственных интересов, так и предоставление индивидуальных механизмов защиты. Это делает валютный оборот более предсказуемым, безопасным и стабильным для всех его участников, способствуя развитию финансовых отношений как на национальном, так и на международном уровнях.

Автор выделяет две формы защиты нарушенных прав:

Юрисдикционная форма (правовая защита через государственные органы) применяется, когда лицо обращается в суд или другой компетентный орган для защиты своих прав;

Внесудебная (не юрисдикционная) защита возникает, когда стороны решают спор без обращения в государственные органы (если нарушитель добровольно соглашается устраниить нарушение или компенсировать причиненный ущерб).

Автор анализирует различные способы защиты гражданских прав, среди которых выделяет:

Признание недействительности оспариваемых сделок и применение последствий их недействительности.

Восстановление правового положения, существовавшего до момента нарушения.

Компенсация материального ущерба и убытков, причиненных в результате нарушения обязательств.

Оспаривание актов государственных органов или органов местного самоуправления, если их решения нарушают права физических или юридических лиц в сфере валютных правоотношений.

Отмечается, что оспаривание нормативных актов государственных органов является одним из наиболее часто используемых механизмов защиты валютных прав на практике.

Автор также рассматривает возможность самозащиты прав (самостоятельного восстановления нарушенного права без обращения в суд), но отмечает, что в сфере валютных отношений этот способ защиты используется крайне редко.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Республики Таджикистан допускается самозащита гражданских прав, но способы такой защиты должны быть соразмерны правонарушению: не выходить за рамки необходимых мер для его предотвращения.

Таким образом, автор приходит к выводу, что совершенствование правовых механизмов защиты прав участников валютного оборота является важной задачей для повышения стабильности валютного регулирования и правоприменительной практики в Таджикистане.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надзор за процессами распределения и применения денежных ресурсов в РТ должен быть устойчивым и активным. Финансово-кредитная стратегия любого государства всегда нацелена на укрепление национальной денежной единицы, стабилизацию и защиту внутреннего рынка валютных операций, введение ограничительных мер на дорожающие или дешевеющие валюты при выполнении регулирующей роли финансовых механизмов. Она также нацелена на предотвращение несанкционированного и легального капитала за пределами страны, соблюдение стабильности и прогнозируемости формирования платежного баланса. Реализуемая государством финансовая стратегия заранее задает вектор развития регулирующей деятельности, формирующейся в сфере валютных отношений. Деньги, по своей природе, обладают способностью к установлению человеком ценности товаров, ресурсов на реализацию и обмен в экономических процессах. Государство наделяет их особым юридическим статусом знака наличных денег, определяя их в качестве единственной легальной законодательной единицы национального платежа. Валютные отношения в структуре

финансового права Республики Таджикистан являются большим разделом. К ним относятся отношения между гражданами и предприятиями, связанными с введением зарубежной валюты в экономическую систему предприятия, занятием валютными операциями, а также товарно-вещественных ресурсов за рубеж.

Важно подчеркнуть, что взаимодействия, связанные с валютами, в их нынешнем виде обрели очертания лишь в недавнем прошлом, что существенно определяет подходы к их юридическому регулированию и затрагивает жизнь людей, вовлеченных в эти процессы. В настоящее время почти во всех странах наблюдается нехватка правовых норм, регулирующих денежные отношения внутри государства, в том числе сложности с ратификацией международно-правовых норм в сфере кредитно-денежных отношений и принципов международного валютного права.

Центральным аспектом управления валютными процессами выступают ограничительные меры в сфере валютных операций, которые регламентируются нормами финансового и административного права и проявляются в определении границ правовых возможностей резидентов и нерезидентов как на территории государства, так и за его пределами.

Научные и теоретические выводы:

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам:

1. Валюта определяется как универсальное платежное средство, используемое для обмена на товары (услуги) и погашения долговых обязательств. Соответственно, эффективное правовое регулирование обращения валютных ценностей является ключевым фактором обеспечения стабильности национальной валюты. [3-М].

2. Оборот валютных ценностей – это сложная правовая конструкция, являющаяся ключевым элементом системы валютного регулирования. Он обеспечивает контроль над валютными отношениями в рамках государственной денежно-кредитной политики. Этот процесс представляет собой сложное переплетение правовых и практических шагов, которые предпринимают участники валютных правоотношений,

стремясь обрести, трансформировать или утратить права на валютные ресурсы, тем самым формируя живую сеть финансовых взаимодействий. В его пределах люди и организации, будь то местные жители или иностранные партнеры, осуществляют финансовые расчеты, организуют международные переводы денежных средств и проводят сделки с цennыми бумагами, выпущенными государством, прокладывая путь для экономической активности. [2-А].

3. Цифровая валюта с юридической точки зрения эквивалентна инвестиционным активам. Она может использоваться не только в сфере коммерции, но и в качестве инструмента кредитования, инвестирования и других финансовых операций.

4. Валютные ценности являются активами, которые используются напрямую в международных платежах. Это может быть иностранная валюта – доллары, евро, фунты, их валюты в странах, или ими являются связанные ценные бумаги в виде, например, облигаций в швейцарских франках. К типу валютных ценностей точно необходимо относить драгоценные металлы, вроде золота, или камни, например, алмазы. Эти предметы давно не используются как универсальное средство расчетов. А таблица по этим предметам переносится на расчётный стол или, иными словами, в “нумератор”. Компании из Японии и Германии будут принимать к вычету евро или доллары, а не золотые слитки. Ограничение термина активами, непосредственно пригодными для расчётов, упрощает регулирование и делает сделку более понятной. Однако такое сужение вызовет споры из-за исключения золота из состава активов, т.к. для некоторых стран оно по-прежнему остаётся стратегическим ресурсом. Глобальные провайдеры должны напомнить законодателям о необходимости чёткого различия между товарными и валютными ценностями.

5. Валютное ограничение. Оно является основой системы валютного контроля и служит для стабилизации экономической сферы, успешного обращения собственной валюты и регулирования иностранных единиц обращения. Смысл ограничений сводится к правилу: что можно делать, а что и в каком объеме никак нельзя. Такие меры несут защиту

экономики в кризис, но столь жесткие требования склонны отпугивать инвесторов. Например, ограничение на вывод капитала спасет сектор рынка, однако затруднит вложения со стороны зарубежных инвесторов. Поэтому такой комплекс требует аккуратного подхода, чтобы обеспечить стабилизацию и не препятствовать экономическому росту. [4-А].

6. Валютные ценности. В эту категорию подпадают элементы, внесенные в правовой документ каждого государства. Обычно это иностранная валюта – к долларам и ценным бумагам в фунтах. Вслед за ними материальные активы, такие как золото либо драгоценные камни. Например, алмазы являются валютными ценностями для контроля их экспорта в Зимбабве. Это можно сравнить с музыкальным инструментом: каждое государство регулирует подачу. Страны Африки придают золоту статус монет, чтобы выйти на рынки, однако это усложняет взаимодействие с международными партнёрами, чьи интересы выражены в иностранной валюте. Государствам необходимо чётко разъяснить, что включено в активы центрального банка, а что относится к коммерческим продажам.

7. Валютные рынки выполняют функцию международных расчетов, минимизации валютных рисков, диверсификации резервов и валютных интервенций, а также создают возможности для получения прибыли. Их участниками являются банки, инвестиционные компании, фондовые биржи, иностранные финансовые организации и брокерские структуры, занимающиеся валютными операциями. [5-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Следует внести в Закон Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2013 года №964 законодательные изменения для замены термина “валютные операции” на “движение валютных ресурсов”, поскольку действующая прописка данного механизма как структуры отражается узким толкованием, которое может помешать развязыванию бизнес-потенциала в области валютных средств. [1-А].

2. Можно также рассмотреть внесение изменений в Закон Республики Таджикистан “О валютном регулировании и валютном контроле” от 13 июня 2013 года №964, путем введения новой позиции в статью 8.1 и отражения следующих анклавов: “ведение движения валютного потока подразделяется на следующие виды: non-финансовые сделки... валютные ресурсы, что являются инструментом обмена;... используемые для целей расчета”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСТОЧНИКОВ)

I. Нормативно-правовые акты

[1]. Кодекси маданий Чумхурии Тоҷикистон [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. – 2023. – № 12, к. 1. – М. 757.

[2]. Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. – 2013. – № 6. – М. 402.

[3]. Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раъмон ба Маълиси Олии Ёумъурии Тоҷикистон аз 26.04.2013 [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <http://www.president.tj> (санаси мурӯзиат: 29. 04.2023).

II. Монографии, учебники, учебные пособия

[4]. Золотухин, А. В., Султонова, Т. И. Предпринимательское право Республики Таджикистан: [Текст]: учебник / А. В Золотухин, Т. И. Султонова. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 596 с.

[5]. Исмаилов, Ш. М. Сборник избранных статей [Текст] / Ш.М. Исмаилов. – Душанбе: Изд-во «Полиграф Групп», 2021. – 632 с.

[6]. Маҳмудзода, М. А. Сиёсати ҳуқуқӣ ва давлати демократӣ (мачмӯи мақолаю маърӯзаҳо) [Матн] / М.А. Маҳмудзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 632 с.

[7]. Муртазакулов, Дж. С. Гражданско-правовые проблемы дехканского хозяйства (по материалам Республики Таджикистан) [Текст] / Дж. С. Муртазакулов. – Душанбе: Деваштич, 2002. – 206 с.

[8]. Рахимов, М. З. Избранные труды по гражданскоому и предпринимательскому праву [Текст] / М. З. Рахимов. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 638 с.

[9]. Рахимзода, М. З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибиирии Чумхурии Тоҷикистон [Матн]: монография / М. З. Рахимзода. – Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с.

[10]. Рахимзода, М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Чумхурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ [Матн]: монография / М. З. Рахимзода. – Душанбе, 2018. – 392 с.

[11]. Сангинов, Д. Ш., Азамқулов, Ф. Ҳ., Каримов, Ҳ. С., Раҷабзода, Ҳ. Р. Ҳуқуқи асъори ҶТ [Матн]: васоити таълимӣ / Д.Ш. Сангинов, Ф. Ҳ. Азамқулов, Ҳ. С. Каримов, Ҳ. Р. Раҷабзода. – Душанбе, 2021. – 144 с.

[12]. Сангинов, Д. Ш., Кабутов, Э. Д., Ризоева, С. К., Хоҷаева, Р. М., Мавлоназаров, О. А., Сангов, С. И. Ҳуқуқи интернетӣ ва ҳуқуқи асъори Чумхурии Тоҷикистон [Матн]: васоити таълимӣ / Д. Ш. Сангинов, Э. Д. Кабутов, С. К. Ризоева, Р. М. Хоҷаева, О. А. Мавлоназаров, С. И. Сангов. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – 296 с.

[13]. Қурбонов, Қ. Ш. Ҳуқуки гражданий. китоби дарсӣ. Қисми.1. [Матн] / Қ. Ш. Қурбонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 488 с.

[14]. Ҳуқуқи гражданий Чумхурии Тоҷикистон [Матн]: китоби дарсӣ [Матн] / муҳаррирони масъул: Ш. К. Гаюров ва Ф. С. Сулеймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – Қ. 2. – 424 с.

III. Статьи и доклады

[15]. Маҳмудзода, М. А. Танзими конституционӣ-ҳуқуқӣ дар муносибатҳои оилавӣ [Матн] / М.А. Маҳмудзода // Конунгузорӣ. – 2018. – № 4 (32). – С. 19-23.

[16]. Муртазакулов, Дж. С. Дехканское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма предпринимательской деятельности [Текст] / Дж. С. Муртазакулов // Государство и право. – Душанбе, 2011. – № 4. – С. 5-16.

IV. Диссертации и авторефераты

[17]. Абдулвагапов, Р. Г. Правовое регулирование валютно-финансовых отношений в сфере предпринимательской

деятельности [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Абдулвагапов Ракиф Габдулмаликович. – Казань, 2001. – 166 с.

[18]. Гаибова, Г. Н. Правовое регулирование предоставления кредитов в иностранной валюте [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гаибова Гулнора Нарзуллоевна. – Душанбе, 2004. – 166 с.

[19]. Калинченко, Ю. П. Деньги (валюта) как объект гражданских правоотношений [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Калинченко Юлия Петровна. – Место защиты: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2016. – 171 с.

[20]. Курбонализода, Н. Ш. Масъалаҳои субъекти ҳуқуқи мадани будани шахсони воқеӣ: ҷиҳатҳои назарияйӣ ва амалӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: дис ... докт илмҳои ҳуқуқ: 12.00.03 / Курбонализода Нурулло Шамсулло. – Душанбе, 2023. – 340 с.

[21]. Махмадшоев, Ф. А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства в Республике Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Махмадшоев Фарход Абдурахмонович. – Душанбе, 2012. – 201 с.

[22]. Приходин, С. А. Правовое регулирование валютных бирж в России и других странах [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Приходин Сергей Александрович. – Москва, 2004. – 206 с.

[23]. Ражков, Р. А. Гражданско-правовое регулирование оборота валютных ценностей [Текст]: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ражков Роман Алексеевич. – Екатеринбург, 2007. – 220 с.

[24]. Рашиди, М. Г. Теоретические и практические аспекты формирования валютного рынка в условиях переходной экономики. (На примере Республики Таджикистан) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Рашиди Манижэ Гусейновна. – Душанбе, 1998. – 158 с.

[25]. Самадов, Б. О. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан и в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ

[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Самадов Бахтиёр Одилджанович. – Москва, 2010. – 213 с.

[26]. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации [Текст]: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Степанченко Андрей Валерьевич. – Место защиты: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 2018. – 204 с.

[27]. Степанян, М. Г. Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Степанян Мария Григорьевна. – Москва, 2001. – 188 с.

[28]. Узойкин, Д. А. Сделки с валютными ценностями и проблемы их недействительности [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Узойкин Денис Анатольевич. – М., 2002. – 195 с.

[29]. Харатъян. А. Ж. Регулирование оборота валютных ценностей [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харатъян Артак Жирайрович. – Москва, 2000. – 207 с.

[30]. Хисайнов, С. Д. Развитие валютно–финансовой интеграции стран СНГ [Текст]: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.10 / Хисайнов Содик Давлатович. – Душанбе, 2003. – 332 с.

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ

I. Статьи, опубликованные рецензируемых и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан журналах:

[1-А]. Каримов, X.C. Табиати ҳуқуқии муомилоти гражданини сарватҳои асьорӣ [Матн] / X.C. Каримов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. Мачаллаи илмӣ-иттилооти. – Душанбе, 2020. – № 4 (23). – С. 174-178; ISSN 2307 – 5198.

[2-А]. Каримов, X. C. Доир ба баязе масъалаҳои мағҳум ва мавзӯи ҳуқуқи асьор [Матн] / X.C. Каримов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. Мачаллаи илмӣ-амалии. – Душанбе, 2022. – № 3 (27). – С. 190-198; ISSN 2414 – 9217.

[3-А]. Мансурӣ, Ш.Ҷ., Каримов, X.C. Маҳмашарифзода А. М. Дар бораи мағҳум ва таснифоти уҳдадориҳои пулӣ [Матн] / Ш.Ҷ. Мансурӣ, X.C. Каримов, А.М. Маҳмашарифзода // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2023. – № 1 (45). – С. 134-138; ISSN –2305-0535.

[4-А]. Мирзозода, П.З., Каримов, X.C. Омилҳои молу мулкию ҳуқуқии муомилоти маданини сарватҳои асьорӣ [Матн] / П.З.Мирзозода, X.C. Каримов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. Мачаллаи илмӣ-иттилооти. – Душанбе, 2024. – № 2 (46). – С. 81-90; ISSN 2307 – 5198.

II. Научные статьи, опубликованные в других научных изданиях:

[5-А]. Каримов, X.C. Танзими ҳуқуқи асьор [Матн] / X.C. Каримов // Материалы Шестой Международной научно-практической студенческой конференции на тему: “Актуальные вопросы юриспруденции” (26 апреля 2019 года). – Душанбе: РТСУ, 2019. – С. 102-104.

[6-А]. Каримов, X.C. Моҳияти иқтисодӣ ва ҳуқуқии сарватҳои асьорӣ [Матн] / X.C. Каримов // Маводҳои конференсияи байналмилали илмӣ-назариявӣ дар мавзуи“ Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуқи миллӣ, заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ” бахшида ба 25 солагии қабули

Конститутсияи ҶТ ва “70 солагии факултети хуқуқшиносии ДМТ” – Душанбе, 2019. – С. 351-353.

[7-А]. Каримов, X.C. Танзими хуқуқии бозори асъор [Матн] / X.C. Каримов // Маводҳои конференсияи чумхурияви илмию назарияви ҳайати устодони кормандони ДМТ бахшида ба” Соҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ 2019-2021) ва “400 солагии Миробид Сайидо Насафӣ” – Душанбе, 2019. – С.136-138.

[8-А]. Каримов, X.C. Мағҳум ва моҳияти пул ҳамчун арзиши асъорӣ [Матн] / X.C. Каримов // Маводи конференсияи илмию амалии чумхуриявӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои мӯбрарни қонунгузорӣ оид ба рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” (8-уми октябрисоли 2020). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. – С. 133-136.

[9-А]. Каримов, X.C. Хуқуқи уҳдадори оид ба сарватҳои асъорӣ [Матн] / X.C. Каримов // Давлатшиносӣ ва хуқуқи инсон. Мачаллаи илмӣ-амалии. – Душанбе, 2020. – № 4 (20). – С. 155-160; ISSN 2414 – 9217.

[10-А]. Каримов, X.C. Омилҳои амволию хуқуқии муомилоти гражданин арзишҳои асъорӣ [Матн] / X.C. Каримов // Нашрияи солонаи хуқуқи байнамилалии оммавӣ ва ҳусусӣ (маводи конференсияи илмии чумхуриявӣ бахшида ба 30-солагии Истиқололияти давлатии ҶТ ва 80-солагии доктори илмҳои хуқуқ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон Шомурат Менглиев) – Душанбе, 2021. – С. 131-135.

[11-А]. Каримов, X.C. Ҳимояи хуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти гражданин арзишҳои асъорӣ [Матн] / X.C. Каримов // Маводҳои конференсияи чумхуриявии илмию амалӣ дар мавзуи “Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидай соҳибкорӣ” аз 7-уми октябрисоли 2021. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – С. 230-233.

[12-А]. Каримов, X.C. Танзими хуқуқии асъор [Матн] / X.C. Каримов // Маводҳои конференсияи чумхуриявии илмию назариявии ҳайати устодони кафедраи хуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети хуқуқшиносии ДМТ бахшида ба “75-солагии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон”, “115-солагии академик Бобоҷон Faфуров, “Соли 2023 – Соли забони русӣ” ва

“соли 2025 – Соли байналмилалии хифзи пиряҳҳо”. – Душанбе, 2023. – С. 160 -166.

[13-А]. Каримов, Х.С. Оид ба баъзе масъалаҳои танзими хуқуқии асъор дар ҶТ [Матн] / Х.С. Каримов // Маводи конференсияи умутидонишгоҳии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони факултети хуқуқшиносии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба “30-юмин солгарди қабули Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Соли маърифати хуқуқӣ эълон шудани соли 2024” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020 – 2040)”. – Душанбе, 2024. – С. 203-208.

III. Учебные пособия:

[14-А]. Сангинов, Д.Ш., Азамқулов, Ф.Ҳ., Каримов, Х.С., Раҷабзода, Ҳ.Р. Ҳуқуки асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон. Васоити таълимӣ. [Матн] / Д.Ш. Сангинов, Ф. Ҳ. Азамқулов, Х. С. Каримов, Ҳ. Р. Раҷабзода. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 144 с.

АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Каримзода Хуршед Сафомудин дар мавзӯи “Масъалаҳои асосии танзими хукуқии муомилоти сарватҳои асьорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – Хукуки граждани; хукуки соҳибкорӣ; хукуки оиласӣ; хукуки байналмилалии хусусӣ

Калидвоҷаҳо: танзими хукукӣ, сарватҳои асьорӣ, муомилоти асьорӣ, асьори хориҷӣ, қонунгузории асьорӣ, уҳдадориҳои асьорӣ, ҳифзи хукук, бозорҳои асьорӣ, шартномаҳои асьорӣ, маҳдудиятҳои асьорӣ, устувории иқтисодӣ, сиёсати пулио қарзӣ.

Рисолаи диссертационии Каримзода Хуршед Сафомудин ба масъалаи актуалии илмӣ ва амалии танзими хукуқии муомилоти сарватҳои асьорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Муаллиф қайд мекунанд, ки муносибатҳои асьорӣ дар низоми иқтисодии мусоир нақши қалидӣ дошта, ба ҳамкориҳои байни субъектҳои соҳибкорӣ, шахсони вοкей ва соҳторҳои давлатӣ, ки назорати муомилоти асьориро амалӣ мекунанд, даҳл доранд.

Дар рисола масъалаҳои моҳият ва табииати хукуқии сарватҳои асьорӣ, заминаҳои хукуқии муомилоти мадании онҳо, омилҳои молумулкию ҳуқуқии марбут ба ин муомилот, уҳдадориҳои асьорӣ ва ҳифзи хукуқу манғиатҳои иштироқчиёни онҳо мавриди таҳлили амиқ қарор гирифтаанд. Муаллиф хусусиятҳои татбиқи меъёрҳои қонунгузории асьориро дар Тоҷикистон омӯхта, камбудиҳои мавҷударо ошкор намудааст ва пешниҳодҳои мушаҳҳас барои такмили қонунгузорӣ дар ин соҳа пешкаш кардааст.

Дар асар таъқид мешавад, ки танзими муассири хукуқии муомилоти сарватҳои асьорӣ барои таъмини устувории пули миллӣ, пешгирии амалиётҳои файриқонунӣ ва баланд бардоштани эътиමод ба низоми молиявии кишвар аҳаммияти қалон дорад. Муаллиф инчунин ба аҳаммияти мутобиқсозии қонунгузории миллӣ бо стандартҳои байналмилалӣ ва ҷорӣ кардани технологияҳои рақамии молиявӣ таваҷҷӯҳ зохир намуда, роҳҳои оптимизатсияи механизмҳои танзимро пешниҳод кардааст.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар такмили қонунгузории маданий ва соҳибкорӣ, амалияни судӣ, инчунин дар таълими донишҷӯён дар доираи фанҳои “Хукуки маданий” ва “Хукуки соҳибкорӣ” истифода шаванд. Пешниҳодҳои муаллиф ба бартараф кардани холигиҳои хукукӣ, баланд бардоштани шаффофияти муомилоти асьорӣ ва таҳқими устувории иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд.

АННОТАЦИЯ

на автореферат диссертации Каримзода Хуршеда Сафомудина на тему «Основные вопросы правового регулирования оборота валютных ценностей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Ключевые слова: правовое регулирование, валютные ценности, валютные операции, иностранная валюта, валютное законодательство, валютные обязательства, защита прав, валютные рынки, валютные договоры, валютные ограничения, экономическая стабильность, денежно-кредитная политика.

Диссертационное исследование Каримзода Хуршеда Сафомудина посвящено актуальной научной и практической проблеме правового регулирования оборота валютных ценностей в рамках законодательства Республики Таджикистан. Автор отмечает, что валютные отношения играют ключевую роль в современной экономической системе, затрагивая взаимодействия между субъектами предпринимательства, физическими лицами и государственными структурами, осуществляющими контроль за валютным оборотом.

В диссертации глубоко анализируются вопросы сущности и правовой природы валютных ценностей, правовых основ их гражданского оборота, имущественно-правовых факторов, связанных с этим оборотом, валютных обязательств и защиты прав и интересов их участников. Автор изучил особенности применения норм валютного законодательства в Таджикистане, выявил существующие недостатки и предложил конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере.

В работе подчеркивается, что эффективное правовое регулирование оборота валютных ценностей имеет большое значение для обеспечения стабильности национальной валюты, предотвращения незаконных операций и повышения доверия к финансовой системе страны. Автор также акцентирует внимание на важности гармонизации национального законодательства с международными стандартами и внедрения цифровых финансовых технологий, предлагая пути оптимизации механизмов регулирования.

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования гражданского и предпринимательского законодательства, судебной практики, а также в обучении студентов по дисциплинам «Гражданское право» и «Предпринимательское право». Предложения автора направлены на устранение правовых пробелов, повышение прозрачности валютных операций и укрепление экономической стабильности Республики Таджикистан.

ANNOTATION

to the dissertation of Karimzoda Khurshed Safomudin on the topic “Key Issues of Legal Regulation of the Circulation of Currency Valuables in Accordance with the Legislation of the Republic of Tajikistan” for the degree of Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.03 – Civil Law; Business Law; Family Law; Private International Law

Keywords: legal regulation, currency valuables, currency operations, foreign currency, currency legislation, currency obligations, rights protection, currency markets, currency contracts, currency restrictions, economic stability, monetary policy.

The dissertation research by Karimzoda Khurshed Safomudin is dedicated to the relevant scientific and practical issue of the legal regulation of the circulation of currency valuables within the framework of the legislation of the Republic of Tajikistan. The author notes that currency relations play a key role in the modern economic system, encompassing interactions between business entities, individuals, and state institutions responsible for controlling currency circulation.

The dissertation provides an in-depth analysis of the essence and legal nature of currency valuables, the legal foundations of their civil circulation, property-legal factors related to this circulation, currency obligations, and the protection of the rights and interests of their participants. The author has studied the specifics of applying the norms of currency legislation in Tajikistan, identified existing shortcomings, and proposed specific recommendations for improving legislation in this area.

The work emphasizes that effective legal regulation of the circulation of currency valuables is of great importance for ensuring the stability of the national currency, preventing illegal operations, and enhancing trust in the country's financial system. The author also highlights the importance of harmonizing national legislation with international standards and introducing digital financial technologies, offering ways to optimize regulatory mechanisms.

The research results can be used to improve civil and business legislation, judicial practice, and in teaching students in the disciplines of "Civil Law" and "Business Law." The author's proposals aim to eliminate legal gaps, increase the transparency of currency operations, and strengthen the economic stability of the Republic of Tajikistan.